



# АНВОРӢ ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдӯппоҳи Рӯдакӣ\***  
www.kgu.tj №4 (316) 14-уми апреди соли 2021, ҷоршанбе (оғози нашр: соли 1994)

## БА ҚАДРИ СУЛҲУ СУБОТ РАСИДАН ЛОЗИМ!



Тоҷикистон, ки дар таърихи наини худ оқибатҳои фоҷеабори зуҳуроти даҳшатовари терроризму ифротгароиро пушти сар кардааст, бо ҷунин ҳадафҳои пасипардагии онҳо аз наздик шинос аст.

Мо ҳанӯз дар солҳои аввали истиқололи давлатӣ бо пайдан густурдаи ба сарӣ мардум бор кардани андешаву равияҳои ифротгароиву бегона ва зӯровариву мудохила аз ҳориҷ рӯ ба рӯ шудем.

Дар натиҷаи ҷонги таҳмилӣ доҳилий зиёда аз 150 ҳазор нафар сокинони қишвар ба ҳалокат расида, қарib як милион нафар бехонумон ва ғуреза шуданд, 55 ҳазор кӯдак ятим монда, то 30 ҳазор ҳонаи истиқоматӣ сӯзонаи шуд ва садҳо корхонаву коргоҳҳо комилан нобуд гардидана.


Ҳисороти умумӣ бар асари ҷонги шаҳрвандӣ маблаги беш аз 10 милион доллари амрикоиро ташкил доданд.

Сарфи назар аз ин, Ҳукумати қишвар дар такя ба ирода ва ҷонидории мардуми Тоҷикистон аз супҳу субот тамоми кӯшишҳоро ба ҳарҷ дод, то муколамаи васеи милионро ба роҳ монда, ваҳдати милиону суботи ҷомеаи ҳудро барқарор намояд.

Дар натиҷа ба мо миъассар гардиш, ки ҳатари дар ҷомеаи қишвар паҳн шудани терроризму ифротгарии хушунатомезро бартараф карда, ба қорҳои созандагиву бунёдкорӣ шурӯъ намоем.

Эмомалӣ РАҲМОН

## ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КУЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!



С. 11

## ДАВЛАТ ВА ҲУКУМАТ Ё МУШКИЛИ №1-И ТАФАККУРИ СИЁСИИ МО



С. 2-3

## ВАТАНДОРӢ БА ГУФТОР АСТ Ё КИРДОР?



С. 45

## ҚАДРИ ЗАРРО ЗАРГАР МЕДОНАД...



## ИСТИФОДАИ АҚЛ



С. 16

## ҲАРФИ ДОНИШҖӮ



С. 12-13

## ВАТАНДОРӢ ҶУНИН БОЯД



С. 10



# ДАВЛАТ ВА ҲУКУМАТ Ё МУШКИЛИ №1-И ТАФАККУРИ СИЁСИИ МО



рай давлат таъсиси давлатро натиҷаи наъе "қарордоди иҷтимоӣ" байни инсонҳо дониста, ба ин назар буданд, ки инсонҳо номумкин будани таъмини мутлақи тамоми манфиату озодиҳо ҳамагониро дарк карда, бâъзе аз ҳуқуқҳои худро ихтиёран ба давлат додаанд, то давлат бақияи ҳуқуқи озодиҳо онҳоро таъмин кунад. Албатта, дар амал чунин нишаст ва ё "қарордод" ҳарғиз сурат нагирифтааст, аммо ин ибора рисолат ва моҳияти вучудии давлатро ифода мекунад, ки инсонҳо мувофиқанд, то давлат андаке аз ҳуқуқи озодиҳо онҳоро салб карда, аксари боқимондaro ба таври кафолатёфта таъмин намояд. Таҷрибаи таърихӣ низ нишон додааст, ки он ҳуқуқҳои бунёдӣ ва заруратҳои ҳаётӣ, ки инсон ҳамеша дар пайи дастёбӣ ба онҳост, таънҳо дар ҳолати мавҷудияти давлати устувор ва суботи пойдор татбиқ шуда метавонанд.

Ҳамин тавр, дидгоҳи давлатмехвар маҳз дарки ҳамин воқеяни аст, ки бо вучуди муҳимму мӯқаддас будани ниёҳои моддию маънавӣ ва татбиқи ҳуқуқи озодиҳо, таъмини онҳо дар фазои ормонӣ номумкин буда, маҳз дар шароити мавҷудияти давлати пойдор ва суботи устувор имконпазир мегардад. Ин аст, ки ин дидгоҳ давлатро на бартар аз ниёӯи арзишҳо, балки ҳамчун зарфи ғироҳдорандо ва шароити зарурӣ ва кафолатдиҳандо татбиқи онҳо медонад. Дар файри ин сурат, онҳо ҳамчун орзу омоли ширин бой ҳоҳанд монд.

Ҳамин тавр, дар мағҳуми "давлат" манфиати умумишиудаи ҳамагонӣ нуҳуфтааст, ки зери он манфиати ҳар инсон ва шаҳрванд низ татбиқ мегардад. Инсонҳо бо ҳифзу тақвияти давлат дар асл шароити таъмини манфиати шахсии худро фароҳам месозанд.

\*\*\*

ВАЛЕ бо тафовут аз давлат, "ҳукумат" як ниҳод ё институти олии идорӣ ва иҷрои давлатист, ки аъзои он ба намояндагӣ аз миллат масъулияти идораи умури ҷории давлатири ба уҳда дорад. Аъзои ҳукумат ғурӯҳи муайянни одамоне ҳастанд, ки дар муҳлати муайян дар доираи қонунгҳо, ки (дар низомҳои демократӣ) шоҳои қонунгзори давлат (парлумон) ба намояндагӣ аз мардум қабул кардааст, умури иҷроири идора мекунанд ва соҳаҳои гуногуни ҳаётӣ ҷомеаҳои роҳбарӣ ва дар доираи қонун таъзим менамоянд. Ҳукумат ҳарғиз мағҳум ё ниҳоди муҳолифмањо бо давлат нест ва онҳоро набояд дар муқобили ҳам баррасӣ намуд, аммо аз назари ҷойгоҳи фарорӣ ҳукумат таънҳо як ниҳоди давлатӣ аст. Аз ин рӯ, давлат кулақ аст, ваде ҳукумат ҷузъ аст, давлат асл аст, ҳукумат фаръ аст, давлат як арзиши усулист, ҳукумат як афзори иҷроист, давлат барои мардумаш тағиринопазир аст, ҳукумат тағирӣбандо ва ниҳоят, ба забони сиёсии имрӯз, давлат яке аз муқаддасот аст, ваде ҳукумат чунин мақом нағорад.

(Бояд гуфт, ки истилоҳи "муқаддас" ва "муқаддасот" дар матнҳои сиёсии тоҷикӣ ба маънои шаръӣ, ибодатӣ ва илоҳии ин калима нест, балки ин чо муқаддасот ба маънои арзиши олиӣ, муҳим ва даҳлопазир аст.)

Албатта, тавре дар баҳши назарияи зикр шуд, дар забони форсии имрӯз (дар Эрон) ҳоҳе қалимаи давлат низ ба маънои ҳукумат (ҳокимияти иҷроия, кобинаи вазирон) истифода мешавад, ваде дар забони тоҷикии имрӯз марзу фарқи қалимаҳои "давлат" ва "ҳукумат" хеле рӯшантар аст.

АКНУН бояд ба ин савол низ посух дод, ки чаро дар асри давлатҳои миллӣ давлат "муқаддас" дониста мешавад? Албатта, давлат як падидай осмонӣ ва ғайбӣ нест

ва муқаддасии он ҷанбаи эътиқодӣ надорад. Балки он як падидай иҷтимоию сиёсӣ буда, афроди як миллат ё шаҳрвандони як сарзамион оро ҳамчун ниҳоди ифодакунандай иродай худ ва ҳифзкунандай ҳуқуқи манфиатҳои ҳарзиши хостаҳои усулии худ ташкил намудаанд. Яъне давлат ниҳодест, ки ба воситаи он, ба воситаи будани он афроди чомеа маҷмӯй ҳуқуқи манфиатҳои худро тазмин ва бима нағудаанд.

Дар шароити давлатҳои миллӣ, миллатҳо (афроди миллатҳо) на таънҳо ҳуқуқи манфиатҳо, балки бақои биологии худ ва бақои ҳувияти миллии худро низ бо тариқи ташкили давлати миллии худ тазмин кардаанд. Дар ҷунун сурат, масъалаи буду набуди давлати миллӣ тақрибан маънӣ буду набуди худи миллат ва ҳувияти онро мегирад. Ин аст, ки давлат, ҳамчун ниҳоди баёнгар ва таъминкунандай ҳуқуқи манфиатҳои афроди миллат ва ҳамчун ниҳоди тазминкунандай бақои миллат ва ҳувияти миллӣ ҷойгоҳи олиӣ ва муқаддас мегирад.

Пас, давлат низ ба зоти худ муқаддас нест, балки он оғардаидо инсон буда, бино ба нақши зикршудаи худ даҳлопазир ва муқаддас дониста мешавад. Яъне он на муқаддасии зотӣ, балки муқаддасии фунқисионали ё ҷойгоҳӣ дорад. Яъне, муқаддасии давлатҳо барои шаҳрвандони он давлатҳо, пеш аз ҳама, дар он аст, ки давлат ифодакунандай арзиши ормону иродай он мардум, ифодакунандай ҳуқуқи манфиатҳои онҳо ва тазминкунандай бақои биологии миллии ҳувияти онҳо мебошад. Ин аст сабаб ва меъёри "муқаддас" дониста шудани давлат.

Пас аз онҳои муҳтасар ба маънои истилоҳи қалимаҳои "давлат" ва "ҳукумат", МАСъАЛАИ АСОСИИ ИН БАҲСРО ёдовар мешавем, ки омесизи дониста ё надонистаи байни ин мағҳумҳои мушкилаи №1 ё яке аз осебҳои асосии фазои фикрӣ ва сиёсии мөбоддас. Яъне ҳоҳе шаҳрвандон ё фаъолони сиёсӣ аз надонистани ин тафовут бо андаке ранҷиши аз ҳукумат ё як масъули он, нисбати давлати давлатдорӣ Ҷӯтироҳ мекунанд ва ба ҷойи дар амали он шаҳс ё ниҳод ҷустани масъала, бо худи давлат ва арзишҳои бунёдии он дар низоҳ қарор мегиранд.

Аммо ҷониби дигари ҳамин мушкилаи ин аст, ки ҳоҳе масъулони алоҳидай ҳукуматӣ ба як барнома ҳукумат назари таънӣдӣ доштани як шаҳрванд ва ё онро нақд кардани як доираи сиёсиро ба маънои муҳолифат бо давлат фаҳмида ё ба ин маънои шарҳ медиҳанд. Бештар аз ин, ҳоҳе ҳатто нақди амали ва мавқеи як аъзои ҳукумат, ё як намояндагӣ як вазорат "муҳолифат бо давлат" фаҳмида мешавад.

Вале рӯшан шудани фарқи мағҳумҳои "давлат" ва "ҳукумат" боис мешавад, ки ҳам шаҳрвандон ва ҳам ғурӯҳҳои сиёсӣ дар сурати таънӣдӣ рақобат мавзӯй ва марзи рақобати худро ба хубӣ бидонанд. Яъне бидонанд, ки новобаста аз "хуб" ё "бад" будани як ҳукумат ва ё муваффақ ё ноком будани барнома ва намояндагӣ алоҳидай ҳукумат, давлат ҳамеша гиромӣ ва муқаддас буда, он камбуди аъзои ҳукумат ҳарғиз "бад" будани давлатро ифода намекунад. Ҳамзамон бо ин, нақди солими асосонки фаъолияти мушаҳҳас як корманди ҳукумат низ амали зиддидавлатӣ набуда, балки дар шароити давлати миллӣ маҳз осебрасониву муҳолифат бо ҳастӣ ва усулу манфиатҳои давлат масъаласоз мебошад.

### 3.ПАС, ПОЙГОҲ ВА ҶОЙГОҲ ҲУКУМАТ ЧИСТ?

Вале ҳамзамон бо дарки мақоми олиӣ, даҳлопазир ва муқаддаси давлат, набояд ҷунун пиндошта шавад, ки ҳукумат як мағҳуми муҳолиф бо давлат аст ва дар муқоиса бо он комилан "номуқаддас" ва беарзиш аст ва метавон қудрати онро Ҷӯтироҳ накард. Дар амал, аз назари мемонизми ташаккули давлату давлатдорӣ, ҳукумати солим низ ҳамчун органи олиӣ иҷроияи давлат, аз мақому Ҷӯтироҳи давлату давлатдорӣ, ин ҳолати солими фаъолияти имтиёзҳои хоссае барҳӯдор мешавад, ки Ҷӯтироҳи онҳо барои шаҳрвандони он давлат ҳамшияти мейёбад. Ин мақоми ҳуку-

мат, пеш аз ҳама бар ду пояи асосии зерин устувор мебошад:

#### 1.Пояи ҳуқуқӣ:

Яъне, дар ҳолати дурустии раванди сиёсӣ, ҳукумат ҳамчун ниҳоди олии иҷроияи давлат, маҳз дар асоси қонунгзории давлат ташкил мешавад, маҳз дар доираи қонунҳои таъйиннамудаи давлат фаъолияти мекунад ва маҳз вазифаҳоеро, ки қонунгзории давлатӣ барои ҳукумат вогузор кардааст, амалий менамояд. (Дар тағисири сиёсӣ, маънои солими "қонунгзории давлатӣ" шакли навишташуда ва ба таври ҳуқуқи сабтшудаи манфиатҳои умумии мардуми он давлат мебошад. Аз ин рӯ, ҳукумат дар раванди татбиқи амалии қонунҳои давлатӣ манфиатҳои умумро таъмин мекунад.)

#### 2.Пояи амали:

Яъне, ҳукумат ҳамчун ниҳоди олии иҷроияи давлат, дар фаъолияти худ маҳз худи он давлат, ягонағи истиқолияти он давлат, манфиатҳои миллии он давлат, фарҳангӣ арзишҳо ва ҳуқуқи манфиатҳои шаҳрвандони он давлатро ҳифз ва ҳимоя намуда, масъалаҳои иқтисодиу иҷтимоии аҳолии он давлатро ҳал намуда, суботу амнияти миллӣ ва шароити муносиби рушди он давлатро фароҳам мевоарад ва ё дар ин самт талош меварزاد.

Ҳамин тавр, агар як ҳукумат аз ин ду барҳӯдор дар башад, он ҳукумати машрӯй ё легитими он кишвар аст. Зоро дар амалияни давлатдорӣ машрӯят (легитимность) мағҳуми сирф ҳуқуқӣ нест, балки илова бар пояи ҳуқуқӣ, бояд ҷанбаи амалий низ дошта бошад. Яъне машрӯятни сиёсӣ як ҳукумат аз ҳамзамон ҷамъ шудани ду үнсур-қонунӣ будани раванди ташаккулӣ он ҳукумат(1) ва дар фаъолияти он ифода шудани таъйиноти қонунгзории давлатӣ ва манфиатҳои миллӣ(2) иборат мебошад.

Бо таваҷҷӯҳ ба ин, вақте як ҲУКУМАТ аз ин ду пояи устувори машрӯят барҳӯдор мешавад, он ҳамчун органи олии иҷроияи ДАВЛАТ яке аз муҳимтарин ниҳодҳои давлатӣ ба ҳисоб рафта, маҳз дар доираи қонуни таъйиннамудаи давлат ба намояндагӣ аз давлат амал мекунад. Фалсафа ба ихтиёти ҳукумат вогузор шудани имкониятҳои бузурги маддию идории қудратии давлат маҳз дар ҳамин аст ва низ, фалсафаи аз тарафи шаҳрвандон Ҷӯтироҳ ва риоят шудани талаботу муқаррароти қонуни ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷбурӯйӣ аз назари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талаботи қонуни он барои шаҳрвандон Ҷӯтироҳи давлатдорӣ ба ҳисоби ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талаботи қонуни он барои шаҳрвандон Ҷӯтироҳи давлатдорӣ ба ҳисоби ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талаботи қонуни он барои шаҳрвандон Ҷӯтироҳи давлатдорӣ ба ҳисоби ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талаботи қонуни он барои шаҳрвандон Ҷӯтироҳи давлатдорӣ ба ҳисоби ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талаботи қонуни он барои шаҳрвандон Ҷӯтироҳи давлатдорӣ ба ҳисоби ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талалаи ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талалаи ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талалаи ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хотири он, ки он як органи олии иҷроияи давлат буда, ба намояндагӣ аз давлат ва барои татбиқи қонуни давлат амал мекунад, аз сўйи шаҳрвандони он давлат Ҷӯтироҳ ва итоати талалаи ҳамзамони ҳукумат низ маҳз дар ҳамин аст. Яъне ҳукумати машрӯй на ба хотири он, ки қудратро дар ихтиёරдорӣ дардад ва доштани дастгоҳи маҷburӯyӣ аз наزари физикий бартар аст, балки ба хоти

# ВАТАНДОРӢ БА ГУФТОР АСТ ё КИРДОР?



**Қодири ҚОСИМ, шаҳрванди  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, сокнии шаҳри  
Душанбе**

Мулоҳизаҳои Қодири Қосим пас аз як сайри бегараз дар шабакаҳои иҷтимоӣ

"Муҳаббат ба Ватан ва муҳаббат ба одамон ду ҷараёни тез мебошанд, ки дар якъоягӣ дарёи бузурги ватандӯстиро ташкил медиҳанд. Ватандӯстӣ душмани таънаву айбӯй аст".

(Мартен Густав, файласуфи олмонӣ)

Дар шароити авчи набарди иттилоотӣ, ки дар замони пандемияи коронавируси COVID-19 беш аз 70 фоизи аҳолии сайёरаро пойбанди робитаи фазои электронӣ кардааст, бавосита ё бевосита ба баҳри иттилоот ворид мешавед. Мутаассифона, дар аксар мавриди шабакаҳои иҷтимоӣ ба минбари ҳангоматалабон, тамаъчӯён, иғвогарон ва ранҷидаҳотирони бадаҳлоқ табдил ёфтаанд.

Чунин нигоштааст Қодири Қосим пас аз як сайри бегараз дар шабакаҳои иҷтимоӣ.

Хотиррасон мешавем, ки номбурда фаъолияти меҳнатии худро соли 1983 пас аз ҳатми Донишкадаи қишоварзии Тоҷикистон ба ҳайси агроном шурӯъ намуда, минбаъд солҳои зиёд дар вазифаҳои муҳими ҳочагию давлатӣ - саррагоном, директори совхоз, инструктори КМ ЛКСМ Тоҷикистон, котиби дуюми кумитаи вилоятии комсомол дар Ҳоруғ, Раиси нохияи Ванҷ, муовини аввали Раиси ВМҚБ, муовини Вазири қишоварзии Тоҷикистон, Раиси ВМҚБ, Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҶТ, Раиси Федератсияи итиифоқҳои қасабаи мустақили мамлакат кор кардааст. Ҳоло муовини Раиси Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дер зер идомаи мулоҳизаҳои ўро на ба ҳайси мансабдори давлатӣ, балки ҳаҷун یак шаҳрванди Тоҷикистон пешниҳоди хонандагон менамоем.

Шабакаҳои иҷтимоӣ ҳоло минбари қасоси интиқоми ҳусусӣ ва маркази адовану кина шудаанд. Ҳатто наврасон барои дашному ҳақорат додан аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд.

Бадбахтона, имрӯз агар як шахсе, ки Ватанро тарқ кардааст, агар ба матлабе ё рӯйдоде аз хориҷа вокуниш кунад, онро "озодии сухан"-гӯён гӯши фалакро медаронанд, вале агар ягон мансабдор ё корманди давлатӣ ибрози ақида намояд, ўро зуд ба қадом як "фабриқаи ҷавоб" мансуб медонанд ё онро фармоишӣ меноманд.

Касоро ба баҳс қашиданӣ нестам. Аслан, далелу омори баррасишаوانда ба шакку шубҳа ва баҳс ниёз надорад. Ин навиштаҳо аз рӯйи хусумати инфиродӣ ҳам нестанд.

Аломатҳо, тамоюл ва нишонаҳои ин бесаруомонии сиёсии ҳадафманд, ки неруи сеюм роҳандозӣ кардааст, ҷомеаи солимақпро ба ташвиш овардааст. Бадбахтона, аксар ташкилотчиёни маъракаи иттилоотии сиёҳ

**Мулоҳизаҳои Қодири Қосим пас аз як сайри бегараз дар шабакаҳои иҷтимоӣ**

"Муҳаббат ба Ватан ва муҳаббат ба одамон ду ҷараёни тез мебошанд, ки дар якъоягӣ дарёи бузурги ватандӯстиро ташкил медиҳанд. Ватандӯстӣ душмани таънаву айбӯй аст".

(Мартен Густав, файласуфи олмонӣ)

дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳшат ва зиёни ҷанги шаҳрвандиро фақат шуннидаанд. Ва бехабар ва нофаҳимида аз пайи иштиҳои иғвогарони солҳои 90-ум мераванд.

Дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва саҳифаҳои блогерҳо ба истилоҳи фирориёни бурунмарзӣ - "муҳолифин"-ро истифода мекунанд. Ин истилоҳ дар асл дар илми ҷомеашиносӣ тафсири гурӯҳи дигарандешоне мебошад, ки расман сабт шуда, барои идоракуни дарёи давлат ё тағири сиёсат барномаи алтернативӣ доранд. Ба таври алоҳида ҳар кас барои қасосу ниқори ҳусусӣ аз ин истилоҳ истифода бурда наметавонад.

Вале ҳамдиёрони бурунмарзии мо ба тамоми миллат муҳолифат доранд, ҳудро бо мardумi шарifi Тоҷикистон муҳолиф Ҷонон карда, бо ғазабу таҳдид ҷомеаро ба табаддулот даъват мекунанд.

Яъне онҳо гараз доранд, хусумат даронд ва муҳолифи шаҳсият мебошанд. Ҳамин аст, ки дар ҳамаи суҳбату шарҳҳои онҳо фақат таҳқир ва таънаву маломати шаҳсони алоҳида ҷой дорад.

Аз сӯйи дигар, дар шинохти муосир ба ном "муҳолифон"-и силоҳдор ё террорист эътироф шудаанд ё зарҳарид. Ин то табиат ва ба истилоҳ "анатомия"-и муҳолифинро таҳқиқу таҳлил мекунам.

Ҳоҳ дар ИМА, ҳоҳ дар Сингапур ва ҳоҳ дар қиҷвари ағсанавии Абдураҳмони Ҷомӣ (манзур: достони "Ҳирадномаи Искандарӣ". - Шарҳи АМИТ "Ховар") дар ҷомеа шоҳу гадо, собиқ маҳбус, дузд, шаҳси азмансабрафта, ба мансаб нарасида ва аз сарвати борҳо дуздӣ бадастоварда маҳрумгардид мавҷуданд.

Ҷомеашиносро пурсиданд, ки чаро ба тарафдории Навалний дар Русия 100 ҳазор одам баромад? Бояд 540 ҳазор мебаромад. Зоро Путин дар 20 соли охир 540 ҳазор горатгар, фиребгар, қаллоб, танбал ва ноуҳдабароро аз кор озод ва аз озодӣ маҳрум карда буд.

Ҳамаи ин одамон ҳеч гоҳ "Зинда бод Путин!" гуфта, ба кӯча намебароянд. Мансабдоре "Зинда бод Тоҷикистон!" мегуфт. Барои замин-ғурӯшӣ аз мансаб сабукдӯш гардид. Дар муддати 14 сол мақомоти гуногун, аз ҷумла мақоми судиро роҳнамоӣ мекарду амру дастур мебод. Ҷун ба паси ҷанҷарои маҳбас рафт, дод мезад, ки "куҷост адолати судӣ? Дар Тоҷикистон адолати судӣ нест!".

Мехоҳам дар бораи ахлоқу одоб дар шабакаҳои иҷтимоӣ гӯjam. Ё ба назари ман ҷунин менамояд ё дарвоҷеъ ҷунин аст, ки шаҳсони ғарздору фурсатталаби шабакаҳои иҷтимоӣ асосан коргурезон ва ба истилоҳ бекорхӯҷаоянд.

Муҳолифини "муҳтарам"!  
Агар ҳамаи 4 миллион шаҳрвандо-

ни баркамолу қувваи кории мо шабу рӯз дар шабакаҳои интернетӣ шинанд ва ба навиштаҳои шумо бо хосту истрои шумо ба истилоҳ "лайк" гузоранд, кор ва истеҳсолот ҷой мешавад?



Аз сӯйи дигар, ба хулосае омадам, ки имрӯз интернету шабакаҳои иҷтимоӣ ба аламхона ва ё қасосхонаи пинҳонӣ табдил гардидаанд.

Шумо бо ғазаб дар интернет қабехтарин дашному ҳақоратро раво мебинед, ба шаҳсони алоҳида тухмат мезанед. Мардумро ба нооромӣ ва табаддулот даъват мекунед, аммо касе шуморо пайдо карда наметавонад. Аслан, намешиносад, ҷун зери ниқоб пинҳонед.

Хеле дарднок аст, ки "навбатдорони шабакаҳои иҷтимоӣ" лофи ватандӯстиву ватандорӣ мезананд. Ва баъзан бо эҳсосоти баланд зебою шаҳомати Ватанро тарапнум мекунанд.

Агар ин Ватан ин қадар зебову фарҳифзо бошад, пас ҷаро ҳиёнат кардед, ҷаро фирор кардед? "Дур аз Ватан мурдан беҳтар аст, аз он ки бидуни Ватан дар дилу ҷон зиндагӣ кунед". Ин суханони Паустовскийро низ аз ёд набароред.

Воқеаҳ, Сингапур, Ҳиндустон, Арманистонро фарзандони бурунмарзии онҳо соҳтаанд. Дар буҷети Арманистон 36 фоизи сармояи саҳми арманиҳои бурунмарзӣ аст. Соле то 18 миллиард доллар ба буҷети Ҳиндустон аз ҳиндӯҳои бурунмарзӣ кумак ворид мешавад.

Ин омор ба муҳочирони меҳнатии муваққатӣ даҳл надорад.

Мо бояд бедор шавем ва хуб дарк кунем, ки ба доми "кайф"-и иттилоотӣ интернетӣ (шабакаҳои иҷтимоӣ) наафтам, зоро ақлу заковати шумо бо дасти лӯхтакбозон аз паҳлӯ идора мешавад.

Ҳабар соҳиб, муаллиф ва масъулият дорад. Миллиард ҳабару иттилоотӣ бесоҳиб танҳо воситаи ташвиҷот аст. Ҳурду бузурги ҷашовар бояд донанд, ки ақлу заковати онҳоро навору аҳбори шабакаҳо аз пажӯҳиш кашfiёт дур месозад.

Ҷон лорд, демократ, ташкилоти

ҷамъиятии ҳориҷӣ барои мо ва Тоҷикистон дилсӯз нест. Бузургонамон гуфтаанд: "Кас наҳорад пушти ман ҷуз ноҳуни ангушти ман".

Ҳамвотони гиромӣ!

Нисфи аҳбор дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар атрофи муҳочирони меҳнатӣ мечарҳад. Муҳочирати меҳнатӣ айбу шарм надорад. Муҳочирати меҳнатӣ иқтисоди ватичорат аст.

Имрӯз давлатҳои абарқудрати ҷаҳон, ба монанди Ҳиндустон 120 миллион, Русия - 3 миллион, Фаронса - 1 миллион ва ҳатто ИМА 2 миллион муҳочирати меҳнатӣ доранд!

Ҳазорҳо нафар коргарони Ҳитой дар Тоҷикистон низ ҳамаашон дипломат ё сайёҳ нестанд.

Онҳо низ муҳочирати кориянд. Саҳми

даромад аз муҳочирати меҳнатӣ дар буҷети Филиппин 34 фоиз, Эрон 6 фоиз, Ҳиндустон 4 фоиз, Туркия 8 фоиз, Беларус 8 фоиз, Молдова 14 фоизро ташкил медиҳад.

Шумо баъзан шумори муҳочиронро аз 1,5 миллион бештар ҳисоб мекунед. Давлат ҳоҳ дар ИМА, ҳоҳ дар Африқо омори расмӣ дорад. Ин омор аз ҳаво гирифта намешавад. Соли 2019 як шиносам 5 маротиба ба Рӯсия рафта омад. Аммо ба ҳисоби шабакаҳои иҷтимоӣ 5 муҳочир аз қиҷвар рафт.

Таҳлили аҳбор дар мавриди рушди иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳама беш боиси ҳашму газаб мегардад.

Ҷонҳо ҳашари Душанберо давр зада, ҳисоб кардам, ки то соли 1990 дар Душанбе 34 бинои баландошёна ва 1 меҳмонхонаи ситорадор мавҷуд буд.

Танҳо солҳои охир садҳо бинои баландошёна ва 12 меҳмонхонаи 5 - ситорадор бунёд гардидааст. То соли 1991 ҳар 14-умин оила соҳиби мосин буд. Ҳоло ба ҳар панҷумин шаҳрвандӣ як мосин рост меояд. Касе оила ё шаҳрвандӣ бе телефони мобилиро нишон дихад. мукофот ҳоҳам дод.

Талафоти навзодон 8 баробар кам гардида, дарозумри одамон афзуд. Барои ташхиси томографӣ одамон фақат ба Москва ва Тошканд мерафтанд. Ҳоло фақат дар шаҳри Душанбе 123 ташхисгоҳи муҷаҳзаи дар Осиёи Марказӣ беҳтарин кор мекунад.

Соли 1988 як мурдаро тавассути роҳи вилоятҳои Суғд, Ош ва шаҳри Ҳоруғ ба нохияи Ванҷ дар ду ҳафта расониданд. Ҳоло дар 5 соат аз Душанбе ба нохияҳои ВМҚБ озод ба манзил мерасем. Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ дар Тоҷикистон ягон бандари ҳориҷӣ набуд. Ҳоло 6 пули байнамилиалий бо ҳориҷи киҷвар бунёд гардидааст.

# ВАТАНДОРӢ БА ГУФТОР АСТ Ё КИРДОР?

Чун дар мавриди пешравихо гуфтам, бояд иқрор ва эътироф кунем, ки ин дастовардҳоро ягон фарду шахси хориҷӣ барои мо таъмин накардааст. Ҷанде пеш дар як ҳамоиш аз саҳми Пешвои миллат дар истиқлоли давлатӣ ва рушди устувори Тоҷикистон гуфтам.

Башарият то ба ҳол чунин пешравии мӯъчиизавиро дар қишишаре, ки заҳираи коғии нафту газ, бандарҳои дарёй ва баҳрӣ надорад ва тамоми коммуникатсияи байналмилалии он тавассути қишишарҳои хориҷӣ васл мебошад, надидааст.

Масалан, 7 соли аввали истиқлол бо ҷанг ва муҳолифату музокира гузашт, то ин ки бо муҳолифини ҷоҳталаҳ аҳди сүлҳ баста шуд.

Ин таҷрибаи оламшумули Пешвои миллатро имрӯз дар илми давлатдорӣ ва ҷомеасозӣ фаровон истифода мебаранд. "Таҷрибаи сулҳи Тоҷикистон дар шароити авҷи даргириҳои дохилий ва талошҳо барои афзалият дар сиёсати геополитики моҳияти байналмилалий дорад". Ин суханони ёвари собиқи Президенти Русия Сергей Ястржембский барои ситоиш ва тамаллук гуфта нашудаанд. "Ман оғози алланга ҷангро бозӣ мешуморам, ҳомӯш кардани онро қаҳрамонии ҷовидонӣ меҳисобам". Ин иқтибос аз Маҳатма Ганди қаҳрамонии Пешвои миллати моро сабит менамояд.

Воқеан, аз овони ҷавонӣ Пешвои миллат ягон бор барои вазифа ва мансаб талош накардааст. Ҳатто ба ҳайси мутахassisи иқтисодшинос ва қарданди фаъол ба мактаби олии ҳизби, ки дар он замон як зинаи асосии нардбони мансаб буд, дохил шудан наҳостааст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Магар мо ҳуқуқи маънавӣ надорем бо ин фаҳр кунем, ки аз қишишари собиқ атеистии солҳои 90-ум 56-умин шуҳратмандтарин мусулмони ҷаҳон маҳз тоҷик баромадааст?!

Тоҷикистон дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ дар маълумотномаи СММ бо ду ҷумла мақом дошт. Вале ин абармарди сиёсат дар таърихи миллат аз минбари СММ 5 иқдоми дорои аҳаммияти умумибашариро эълон намуд.

Сарвати Тоҷикистон - обро ба дастурхони ҷаҳониён гузошт ва ба ҷаҳони яқдилона дар ин бора санадҳои даҳлдор қабул шуданд.

Бо азму талошҳои шабонарӯзии Пешвои муazzами миллат ва мардуми шарифи Тоҷикистон қишишари мо таъмини истиқполияти энергетикий ва истифодай самараҳаҳи нерӯи барқ, аз бунbasti коммуникатсияи баровардан ва ба қишишари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба гизои ҳуширофат, инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун ҳадафҳои стратегии ҳуд интиҳоб намуда, ҳоло нақшаи гузарши иқтисодиёт аз шакли аграрӣ-индустриалӣ ба индустрӣ-аграрӣ амалӣ шуда истодааст.

Алҳол Тоҷикистон бо 192 қишишари дунё робита дошта, шароити 160 конвенсия, созишнома ва узви 23 ташки-



бунёд шуда истодааст. Ҳанӯз соли 2001 Пешвои миллат моҳияти ҷаҳонии "енергияи сабз" ва истиқполияти энергетикий қишишарро таҳия карда буд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози иқтидори энергетикий дар ҷаҳон ҷои 8-ум ва дар ИДМ ҷои дуюмро мегирад. Дар мушкитарин даврони буҳрони молиявӣ Пешвои миллат ду ҷарҳаи НОБ "Роғун"-ро ба кор даровард. Дар се соати сари ҷамбараки трактор нишастанаш тамоми дунё ба кори Пешвои миллат бо булдозер назорат мекард ва ўшасан бо дастони ҳеш маҷрои Ваҳшро ба нерӯгоҳ равон намуд.

Ин шуҷоат барои садсолаҳои баъдӣ низ нур ва нерӯи барқ медиҳад.

Ба шумо - суханчинҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчунин ёдрас мекунам, ки истиқполияти комилии ИМА дар 120 сол, Фаронса 43 сол, Ҳиндустон 57 сол пурра ташаккул ёфт.

Замоне ки дар ИДМ мероси Иттиҳоди Шӯравиро тақсим мекардану ҷумҳуриҳои дигар ҳаққи ҳешро аз Шӯравӣ меситонданд, мо барои ҳифзи истиқполу якорчагӣ мечангидем. Давлати навини мо баъди қасби истиқпол танҳо аз соли 2004 қоматашро рост кард.

Дар 17 сол ягон қишишари дунё ба қишишари рӯ ба рушд табдил наёфтад, ҷунонки Тоҷикистон пешрафт кард.

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон давлатро аз утоқи корӣ ва аз рӯи ҳисоботҳо идора намекунад. Ба иззати нағси касе расиданӣ нестам. Аксар президентҳои ИДМ ва роҳбарони давлатҳои аврупой дар зарфи 10 моҳ, ки пандемия ҳукм меронд, аз утоқҳои корияшон набаромада, давлатро аз тарвиқи робита онлайн ё дастгоҳи фазоӣ идора карданд.

Дар рӯзҷоҳе, ки онҳо ҷашм ба Ҷанубӣ даштанд, Пешвои миллат дар қишишарҳои вилояти Суғд, богоғи Ҳатлон, қорхонаҳои саноатии Ҷанубӣ озод бо мardum дидор ва гуфтӯгу менамуд.

Асрори дигари пешравӣ низ маҳфӣ нест. Сарвари давлат рушди ҳар соҳа бо шароити иқлими, тақозои зиндагӣ ва тамоюзии бозори ҷаҳонӣ оқилона мутобиқ менамояд. Ҳадафи ҷорӯрии миллӣ - рушди саноатӣ-аграрии қишишар барномаи инқилобии истиқсолӣ аст.

Агар саноат локомотив бошад, соҳаи қишишарӣ қатора буда, бо суръати коғӣ ба пеш ҳаракат ҳоҳад кард.

Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутеририш соли 2018 ҳангоми бозидид аз Тоҷикистон, барҳақ, Пешвои миллатро "инсони

покдил ва ташкилотчи оқил" номид.

Банда солҳои зиёд дар рӯзҳои мушкӣ дар ВМҚБ бо Пешвои миллат коркардам. Ин барои ман шахсан ифтихор аст, ки бо чунин фарзанди сарсупурда, ҷонғидо, ҳирадманд, шуҷоъ, сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ кор кардаам. Ин иқболи баландест, ки ҳар як инсон орзу мекунад.

Ин вокуниши ман ҳамчун як шаҳрванди одии ин сарзамини биҳиштӣ, ҳамчун як тоҷики ватандӯст рӯи қофаз омадаву үнвонии корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ирсол мешавад.

Мардум дар дуояшон аз даргоҳи Парвардигор ба Пешвои муazzами миллат саломатӣ ва сарбаландии бештарро бештарро орзу мекунанд.

Воқеан, дар омади сухан боз як хоҳиши бародарона дорам. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии Пешвои миллат аз танқиди ҷонғиду өзандозӣ созандаро парҳез намекунад, ҳарос надорад.

Тоҷикистон ягона қишишари ИДМ аст, ки меъёри қонунии вокуниш ба танқиди ВАО дошта, тибқи Фармони №622 арзу андешаҳои танқидиро баррасӣ менамояд.

Ҳамзамон бо ин, бояд мақоли тоҷикии "Мочарои хонаро ба кӯча намебароранд"-ро дар ёд дошта бошем. Ҳамагӣ мусулмонем. Аз лиҳози ақидай ҳоҳ демократ бошем, ҳоҳ даҳрӣ ё тундгаро, бояд одоби баҳс, тарзи муюшират ва русуми ҳуби тоҷиконро риоя ҷунунӣ.

Ва ниҳояти гуфтор. Пештар аз ҳама, тансиҳатӣ ва тавғиқи коратонро орзу даром. Бигзор, душаҳрвандиву сепаҳшавандӣ гиред. Ин имконлазир ва дар ҷаҳорҷӯбай ақл аст.

Бигзор ба Ҳукумати ташкилоти дигар хидмат ҷунед. Вале Тоҷикистон ватани мову шумости, ягона аст. Ва дар ҳама ҷо, дар ҳама сатҳ шуморо "тоҷик" мегӯянд.

Каме ҳам бошад, аз зодагони Ҷанубӣ - яҳудиёни Тоҷикистон дар ҳориҷи қишишар бояд ибрат гирифт. Онҳо дар ҳориҷи қишишар, бо вуҷуди зиндагии шоҳона, пеш аз мурдан як ҳоҳи Тоҷикистонро бо ҳуд мебаранд.

Кинаҳоро аз дил бароред. Адовати шаҳсиро дур созед. Мо садҳо миллион нестам. Танҳо ваҳдату дӯстӣ морба зиндагии шоҳиста мерасонад, муваффақ мекунад.

Ин мисраҳои Мавлоно Ҷалолиддини Балхиро ба ёд оред, ки гуфтааст:

**Ақл мегӯяд, ки айши бекарон  
Ҳаст дар ҳамзистӣ бо дигарон,  
Ту ҳам, эй фарзанд,  
тандҳо аз хирад**

**Бо тамоми мардуми рӯи замин,  
Дустӣ кун! Беҳтарин дин аст ин.  
Боқӣ, дар паноҳи  
Худоеванд бошад!!**

Хеле дарднок аст, ки "навбатдорони шабакаҳои иҷтимоӣ" лоғи ҷаҳонӣ мезананд. Ва баъзан бо эҳсосоти баланд ҷебоӣ шаҳомати Ватанро тараннум мекунанд.

Агар ин Ватан ин қадар ҷебоӣ шаҳомати Ватанро тараннум мекунанд.

Воқеан, Сингапур, Ҳиндустон, Арманистонро фарзандони бурунмарзии онҳо созҳаанд. Дар буҷети Арманистон 36 фоизи сармоя саҳми арманҳои бурунмарзӣ аст. Соле то 18 миллард доллар ба буҷети Ҳиндустон аз ҳиндӯҳои бурунмарзӣ кумак ворид мешавад.

Ин омор ба муҳоҷирони меҳнатии муваққатӣ дажл надорад.

Мо бояд бедор шавем ва хуб дарк кунем, ки ба доми "кайф"-и иттилооти интернетӣ (шабакаҳои иҷтимоӣ) наафтем, зоро ақлу заковати шумо бо дасти лӯхтакбозон аз паҳлӯ идора мешавад.

ки ҷанд сол пеш мардум яқдилона ҳамчун Пешвои миллат қабулаш карданд, соли 1992 барои ягон вазифа талош накард.

Ҳама ёд дарем, ки дар он иҷлосия кадрҳо ва роҳбарон аз масъулияти меҳурехтанд. Соли 2008 дар мулоқот бо сокинони ноҳияи Ишкошим як собиқадори меҳнат бидуни рӯзномаи мулоқот аз ҷой барҳаст. Он вақт ман Раиси Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон будам. Ана ҳамон вақт бе омодагии қабли ин пири ҳирадманд ба Президент "Пешвои миллат" гӯён хитоб намуд. Ин андеша, пешниҳод ва нияти ҳолиси ҳалқ буд.

Бигузор гумони шуморо дар қонуншикани интиҳоботҳо ба инобат гирем, vale ҳамакон ва коршиносоне, ки 500 мусулмони бонуфузи ҷаҳонро аз 2,5 миллиард интиҳоб мекунанд, ба Эмомали Раҳмон на хеш ҳастанду на шинос.

лоти ҷаҳонӣ мебошад. ба ҳайси яке аз муассисони СҲШ, СААД ва СҲИ мақоми Тоҷикистон дар мадди аввали аст.

Аз душманд дӯст ва аз дӯстон шарикони стратегӣ ба вуҷуд овардан танҳо хоси бузургмardon аст.

Ин шоҳкориҳои азим осон ба даст наомадаанд. Дар паси ҳар корнамоӣ саъю талоши шабонарӯзии Пешвои муazzами миллат мұхтарам Эмомали Раҳмон давлатро аз утоқи корӣ ва аз рӯи ҳисоботҳо идора намекунад. ба иззати нағси касе расиданӣ нестам. Аксар президентҳои ИДМ ва роҳбарони давлатҳои аврупой дар зарфи 10 моҳ, ки пандемия ҳукм меронд, аз утоқҳои корияшон набаромада, давлатро аз тарвиқи робита онлайн ё дастгоҳи фазоӣ идора карданд.

Ба таъриҳи назар кунед. Нерӯгоҳи барқии обии Норакро 15 ҷумҳурии собиқ Шӯравӣ, 5 давлати ҳориҷӣ, 1780 ширкату ташкилотҳои ҳориҷӣ дар 12 сол соҳтанд.

Вале қалонтарин нерӯгоҳи минтақа - "Роғун" бо имконот ва қувваи худӣ



қавмиву нажодии озодзодагон иртибот дорад.

Дар пиromуни арзишҳои баланди се-  
чаши хувиятсози тоҷикон - Наврӯз,  
Сада, Меҳргон ва Тиргон донишман-  
дон имрӯз чусторҳои пурарзиш бурда-  
анд, аммо бояд гуфт васияти Ҳаким  
Фирдавсиро маҳз Президенти Ҷумху-  
рии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалий  
Раҳмон дар миёни дигар давлатдоро-  
ну сиёсатмадорони кишварҳои ҳавзаи  
Наврӯз, ба таври шоиста пос доштаанд.  
Ҳамон гуна ки бо дидани бинои пуршук-  
ӯху пурнигору зарнигоре унвонии Кохии  
Наврӯз, меҳмонони аз кишварҳои дигар  
ташириф оварда, ангушти ҳайрат ме-  
газанд. Дар ҳар ноҳияни мамлакат На-  
врӯзгоҳҳо бунёд ёфтаанд, ки пешинани  
таърихии ин сунати бостонӣ чунин ги-  
ромидоштро ёд надорад. Бо ташаббу-  
си Сарвари давлат навғониҳои зебову  
тозае ба ҷаҳонгирии Наврӯз афзуда-  
шуданд.

Пешниҳод гардид, ки дар корхона-  
хову идораҳо ба сони ҷашнгирии Соли-  
нави мелодӣ, ки байналмилалӣ шумо-  
рида мешавад, ба рағми гиромидоштии  
Наврӯз аз сабзаву гулҳои рангоранг  
намоди арча ороста шавад. Ҷуноне аз  
навишторҳои кӯҳан бармеояд, тоҷикони  
дар бостон пагоҳии Наврӯз дар болои  
дарвазаҳояшон як даста шоҳи дарраҳтии  
арҷаро мечаспонданд, ки маънӣ бар  
сарсабзиву ҳуррамиро дошт. Ба хоти-  
ри зиндасозии ин ҷузъи арҷузорӣ,  
соли гузашта бо пешниҳоди Сарвари  
давлат дар пойтаҳт ва шаҳрҳои кишвар,  
ҳамчун рамзи сарсабзии Наврӯз, аз шо-  
ҳаҳои буттаҳои сабз дараҳти наврӯзӣ  
ороста гардид, ки хеле зебову идона  
ба ҷашм мерасид.

Дар ин пешниҳод нуктаи хирадман-  
данае чой дорад, ки ниҳоли арчай боғ  
бурида нашуда, дар бозтоби шакли он  
аз гиёҳу гулҳои рангоранг кор гирифта  
шавад.

Навишторҳои замони шӯравиро дар мавриди  
чашиҳои бостонии тоҷикон аз пеши чашм гуза-  
ронда, талошҳои дар он рӯзгори сиёсатва-  
дагӣ ниҳоят бочуръатонаи устод Мирзо Тур-  
сунзода ва пешсафони мактаби адабии замони  
Боқӣ Раҳимзода, Бозор Собир, Лоиқ Шералий,  
Гоиб Сафарзода, Валий Самад, Ҳақназар Гоиб,  
Бӯринисо Бердиева ва дигаронро дар роҳи  
бознигарӣ ба ҷаҳни Наврӯз, ба ёд меоварам  
ва бори дигар ба хиради баланди миллатсозӣ  
ва хизматҳои ниҳоят арзишманди Асосгузори  
сулҳу вахдати миллӣ Пешвои миллат Прези-  
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмо-  
малий Раҳмон барои берун баровардани марду-  
мамон аз ҳудноогоҳии миллӣ, бозёбии хоти-  
раи таърихӣ, оғарин ҳондам.

Бар асари таъкидҳои Сарвари давлат ба ёд оварда шуд, ки мардумони мо дар ҳама замон ҷашнхоро на танҳо бар ҳадафи ҳушнудӣ, шодиву сурур ва сайру гашт оғарифда буданд. Дар пушти арҷузориҳову ҳушнудиҳои бостонии мо як силсила ойинҳое ҷой доранд, ки дархӯри ободсозӣ, худнигарӣ ва беҳсозии зистгоҳу қишиғзорон ва ҷаманистону гулистанҳо буд.

Бад - он гуна ки қадами нахусты мардумуры барои пешвозигарии Наврӯз "Чаҳоршанбеи сурӣ" номида буданд.

Ойини "Чаҳоршанбеи сурӣ", ки аз ёдҳо фаромуш шудааст он ишора ба омодагириҳои як ҳафта пеш аз оғозии Наврӯзро дорад. Ин ойинро то ҳанӯз куҳсанолони вилояти Суғд дар ёд доранд ва бо номи "Чоршанбеи мурод-бахш", риоя мекунанд. Сухан ин чост, ки ҳар қавме ба худ яке аз рӯзҳои ҳафттаро хосса дониста, дар он рӯз даст ба корҳои нек мебаранд. Чунончи русҳо ва умуман насрониҳо рӯзи якшанберо (воскресенье - sandy), яҳудиҳо рӯзи шанберо (шаббат - шанбат), арабҳо рӯзи ҷумъаро ва тоҷикону форсҳо рӯзи ҷоршанберо гиромӣ медоранд. Маънни

# **НАҚШИ НЕШВОЙ МИЛДАТ ДАР ЖИНДАСОЙИ НАВРҰЗИ НИЁКОН**

калимаи "сурӣ", яъне сурх (хуб, зебо).

Бузургтарин шоиста-  
гиҳои Чоршанбеи сурӣ  
дар поксозӣ, ободсозӣ,  
нигаҳбонии обҳои зинда,  
ҳама чоро поку равшан  
сохтан ва барои хушнуд  
сохтани арвоҳон, гӯри ни-  
ёконро зиёрат кардану  
онҳоро пок доштан буд.  
Дар Чоршанбеи сурӣ рас-  
ми гилемтаконӣ ривоҷ  
доштааст, ки дар ҳар му-  
зофоти тоҷикнишин ба  
таври гуногун унвонгу-  
зорӣ шудааст. Чунончи ин  
расмро дар вилояти Суғд  
"Хонабаророн", дар бай-  
ни кӯҳнишинони вилояти  
Хатлон, аз ҷумла Балчу-  
вон, Ховалинг, Даشتӣ  
Ҷам, Дарвозу Ванҷу Вахиё-  
ва Афғонистон "Гилемта-  
конӣ", дар Ҳурросони Эрон  
"Хонатаконӣ" ва монанди  
он номидаанд. Дар иҷроӣ  
ин расм мардон нақши  
хосса доштаанд, зеро-



шевая киштварзии мардумон нобасо-  
монахи зиёде меоварад. Дар замони  
хукуматронии Чалолуддин Маликшоҳ,  
дар соли 467 қамарӣ (1131 м.) ба 8 тан  
ахтаршиносон ва риёзидонони бузур-  
ги замони худ, аз ҷумла Ҳаким Умарӣ  
Хайём супориш дода шуд, то гоҳшумо-  
риро ислоҳ кунанд. Ин гурӯҳ Наврӯз -  
Соли навро дубора дар аввали баҳор  
қарор дод ва ҷойгоҳи онро барои ҳаме-  
ша сабит соҳт. Аз он пас тақвими  
Чалолӣ ва ё Маликӣ наздиктарин гоҳ-  
шумориҳои ҷаҳон ба гардиши офтоб  
ва ивазшавии фаслҳои сол донистани  
мешавад. Мебояд афзуд, ки тоҷикони  
мо (бештар мардумони кӯҳнишин) фа-  
рорасии Наврӯзо "Офтобдарҳона"  
номида буданд ва ҷашнгирии онро  
Иди Сари сол ном мебурданд, ки ба  
тақвими ҷалолӣ, яъне баробаршавии  
шабурӯз ва расидани офтоб ба авҷи  
нуқтаи кайҳонӣ - ба бурҷи Ҳамал рост  
меояд.

МЭСЛД.

Ниёкони мо, ки дар инсонсозии ба-шар нақши муҳим доштанд ва яке аз нахустин фарҳанговарони рӯйи замин-нанд, дарёфта буданд, ки зан қудрате-дорад то обҳоро пок нигаҳ дорад, зан қудрати зойидан дорад ва об барои замин ба сони ҷараёни хун дар ҷисми инсон ва соҳтмони ҳама мавҷудоти зинда мебошад.

Дар ин бора падари таърихниго-  
рии ҳаҷаҳи Ҳеродот чунин навишта-  
аст: "Порсиён ҳаргиз рӯдхонаву  
обҳои равонро ба ҳеч васила олӯда  
намекунанд. Онон ҳатто дасту бада-  
ни худро дар обҳои равон намешӯянди-  
ва ба касе ҳам ичозаи чунин кореро  
намедиҳанд, чун эҳтирому тақаддуси  
вияҳ барои рӯдхонаҳо қоил ҳастанд."  
(Баргирифта аз китоби "Тории муто-  
леъоти динҳои иронӣ", навишта ва  
таҳқиқи Ҳошими Разӣ, Т. 1371 (1992).  
с.18)

Гузаштагони мо яке аз рӯзҳои вижайи наврӯзӣ, рӯзи нуздаҳӯми Наврӯзро "Рӯзи обҳои зинда" номиданд ва гоҳе онро "Чашни обрезагон" меномиданд, ки дар деҳоти ҷануби Тоҷикистон, ба унвони "Ашагулон" чунин ойине ҷой дорад.

Об ва зарурияти бориш масъалае будааст, ки дар ойинҳои наврӯзӣ мавриди таваҷҷӯҳи виқа қарор гирифтааст, зеро дар тамоми ин расмҳо ақидае вуҷуд дорад, ки барои соли нав боро-ну оби басандӣ, ки мазҳари ободонӣ аст, орӯзӯ кунанд.

Дар миёни эронитаборон расм будааст, ки ҳангоми сапедадами Наврӯз, мардум аз хоб бармехостанд ва худро шустушӯ мекарданд ва гоҳе бо пошиданги оби равон худро мутабарруқ карда, аз дафӯи балову оғатҳо худро эмин мегумориданд. Сабаби пайдоиши ин расм дар он будааст, ки замоне

муддатъо борон наборида киштахъ рў ба хушкӣ ниҳодаанд ва чун якбора бориши саҳт ба амал меомадааст, мардум бо пошидани об ба ҳамдигар, боридани боронро гиромӣ медоштанд.

Ва дар рӯзи нуздахӯми Наврӯз (19-йumi фарваддин), ки ба фариштаи обҳои пок тааллуқ дорад, он рӯзо зодрӯзи Зартушт низ донистаанд ва шиопри он рӯз "Дӯст доштанро дӯст бидор" аст.

Шояд ин нишона низ қобили таваңчүх башад, ки пушти сари мусоғир низ об пошидан ишора ба چалби иноят мебошад, то ки роҳ равшан башад ва мусоғир саломат ба мақсад расад ва ба равшаниву саломат аз сафар бозгардал.

Дар гиромидошти обҳо сароишҳое дар Авасто мавҷуд аст, ки хеле ҷолиб мебошанд. Аз ҷумла:

Шумо эй, обхое, ки нерӯ мебахшед,  
кувату азамату басиратамон дихед.  
Шумо эй обҳо! Бизудоед гуноҳони  
маро!

Тақрибан дар ҳама чо об василаи покӣ, шаффофият ва таҳорати ойинӣ аст ва он аломати баракат аст, аз ин рӯ бисёр табиист, ки тамаддуни тоҷикону эронитаборонро ҳамрадифи баракат диданд. Ва об унсури муқаддас дониста шудааст.

Бечунчаро ин бардоштх обишхүри хиради гузаштагонамон будааст, ки мардумони мо тавониста буданд ба хушк шудани рүдхову чашмасорон роҳ надода, обҳои покро нигаҳ доранд. Дар замони бостон аз ҳама зишту кароҳат-бор олӯда карданӣ обҳо буд.

Сатрҳои болоро пеши рӯ оварда, кас ба хиради Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон бечу-нучаро арҷ мегузорад ва ҳангоме ки ба гузаштаҳои дури тоҷикон, пас аз омӯ-зишҳои зиёд бозменигарӣ ва он ҳама-ро бо талошҳои нуктабинонаву созан-даи Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон муқоиса мекунӣ, ҷашми хирад вомедорадат, ки аз дили меҳҷонпараст ниҳоди "Офарин, аҳсант!" берун баро-ғӣ".

яд".  
Ва дар поён бо мурочиа ба ҳаммеханон меҳоҳам даъват ба амал оварам, ки бо сипосгузорӣ аз Пешвои миллат шоистатарин арзишҳои Наврӯзро, ки ба ваҳдати мардум нигаронида шудааст, гиромӣ дошта, дар поксизува ободсозии дастачамъии зистгоҳу маҷалла, кӯчаву хиёбон, гулгашту варзишгоҳ ва ба воя расонидани насли начибу созандай озодагон, саҳми пурарзиш гузошта, 30 - солагии Истиқполияти давлатии Тоҷикистони азизамонро бо подошҳои пурбаракати Наврӯз пешваз мегирэм.

Наврӯзи ниёкон ба сарзамини озод-  
зодагон хучаста бод!



## ЧОИ 1-УМ ДАР ОЗМУНИ ГУЛҲО - "САЙРИ ГУЛИ ЛОЛА"



Санаи 13-уми апрел Озмуни вилоятини "Сайри гули лола" ҷамъбаст гардид ва соли дуюм аст, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо як таровати тоза нашъӯнамо кардаанд. Натиҷаи заҳмати раёсат ва омӯзгорону донишҷӯён буд, ки дар саҳни бинои марказӣ ва биноҳои фахултаҳо соли дуввум аст, ки донишгоҳ дар Озмуни вилоятини "Сайри гули лола" сазовори ҷойи намоён мегардад.

Имсол гулҳои лолаи саҳни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо як таровати тоза нашъӯнамо кардаанд. Натиҷаи заҳмати раёсат ва омӯзгорону донишҷӯён буд, ки дар саҳни бинои марказӣ ва биноҳои фахултаҳо соли дуввум аст, ки донишгоҳ дар Озмуни вилоятини "Сайри гули лола" сазовори ҷойи намоён мегардад.

Лолаҳои шукуфоҳони саҳни донишгоҳро дида, беихтиёри ин байти шоири класик ба ёд меояд:

**Гул неъматест ҳадя  
фиристода аз биҳишт,  
Мардум қаримтар шаванд  
андар насими гул.**

## ЧАМЬОМАДИ ИЛМИ-ПАЖӮҲИШӢ



Бо ташаббуси шӯбайи кор бо ҷавонии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ санаи 16.03.2021 дар толори фарҳангии донишгоҳ ҷамъомади илми-пажӯҳӣ дар мавзӯи "Нақши Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зиндасозии ҷаҳонӣ Наврӯз" баргузор гардид.

Нахуст суханро мушовири ректор, ховаршинос профессори фахрӣ донишгоҳ Зафар Мирзоён оғоз намуд. Ҳадафи доир гардидани ин нишасти илмиро баён намуд.

Устод Зафар Мирзоён дар мавзӯи "Нақши Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зиндасозии ҷаҳонӣ Наврӯз" маърӯза намуда, оид ба вижагиҳои хоси Наврӯз ва талошҳои Сарвари давлат дар мавриди бозёбии ойинҳои боҳирادона ва зиндагисози ин ҷаҳонӣ бостонӣ нуткаҳои омӯзандаро иброз намуд.

Сипас, сарвари Ҷамъияти илмии донишҷӯён донишгоҳи Исупов Голибшоҳ дар мавзӯи "Ҷаҳонӣ Наврӯз ифодагари ҳуввияти миллии тоҷикон" ба ромад кард. Шоири ҳалқии Тоҷикистон, дорандано ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Донишкадаи Ҳақназар Ғоиб ва шоири тавоно Лут-

фи Ҳомӯш суханронӣ намуда, дар зими шеърҳои тозаи ҳудро дар мавзӯи гиромидошти ҷаҳонӣ Наврӯз ҳонданд. Ба гуфтани месаҳад, ки нишасти илми зери мавзӯи "Нақши Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зиндасозии ҷаҳонӣ Наврӯз" дар байнин доираҳои илми кишвар нахустин ва тоза буда, метавон гуфт донишпажӯҳонро ба таҳқиқи дурусти илми даъват месозад.

Зафар Мирзоён дар пажӯҳиши фишурдаи ҳуд исбот кардааст, ки гиромидошти ҷаҳонӣ Наврӯз, пас аз ҳазорсолаҳо ба шарофати Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи баланди давлатӣ сурат мегирад.

## ВОҲУРӢ БО КОРМАНДОНӢ МИЛИТИСӢ



Санаи 5-уми феврал дар толори фарҳангии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ воҳӯрии кормандони Шуъбаи корҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб бо ҳайати профессорон, омӯзгорон ва донишҷӯённи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Донишкадаи технологӣ ва менечменти инноватсияи дар шаҳри Кӯлоб, намояндагони шуъбаи маорифи шаҳр, директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳр ва дехоти Кӯлоб, Коллеҷи милиитсияи ВКД дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид.

Воҳӯриро ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо кушода, мөҳмонаонро ҳайрамақдам гуфта, моҳияти сиёсӣ ва тарбиявии ин нишастро баён кард.

Сипас, сардори ШКД-и шаҳри Кӯлоб полковник Нозимзода Файзулло Ватан суханронӣ намуда, дар зимн як силсила нуткаҳои вобаста ба ҳамкории фаъолон ва равшанфирони шаҳрро дар мавриди мубориза бо ҷинояткорӣ, бавижа пешги-

рии ҷинояткорӣ баён намуд. Номбурда изҳори нигаронӣ намуд, ки дар шаҳр ҳодисаҳои ноҳуши вайронсозии қонуният ба қайд гирифта мешаванд, аммо на ҳама фаъолони ҷомеа барои аз байн бурданӣ ҳодисаҳои ноҳуши ҳуқуқвайронӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқҳамкорӣ менамоянд. Ҳамчунон, директори Муассисаи давлатии таълимии "Коллеҷи милиитсия"-и ВКД ҶТ дар шаҳри Кӯлоб Амиршо Умарӣ Ҳайём дар суханронии ҳуд аз пасти андешаи барҳе ҷавонон изҳори назар карда, ёдовар шуданд, ки қитоб наҳондан ва доштани шуури пасти шаҳрвандӣ гоҳе ҷавононро ба вартаи ифротгарони динӣ ва ҳатто майл ба экстремизм мекашонад.

Номбурда аз аҳли нишасти даъват ба амал овард, ки ҷавононро дар рӯҳияни ватандустӣ тарбия намудан ва аз ҳуд кардани илмҳои науви замонавӣ вазифаи ҷонии ҳар як омӯзгор мебошад. Аз рӯи даъвати Пешвои миллат муҳтaram Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро мебояд рӯ ба қитобхонӣ ва донишандузӣ оваранд.

Дар поён профессор Мирализода Абдусалом Мустафо нишастангоро бовар қунонд, ки ҳайати профессорон, омӯзгорон ва донишҷӯённи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар оянда беш аз пеш бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамкории зич намуда, ҳама қушишҳоро дар роҳи паст кардани сатҳи ҳуқуқвайронкунии ҷавонон ба ҳарҷ медиҳанд.

Дар поён кормандони ШКД шаҳр ба саволҳои ҳозирони посухҳои мушахҳас доданд.

Рӯзҳои 12-13-уми март мусобиқи варзишӣ аз намуди гуштини миллии бахшида ба ҷаҳони Наврӯзи байнамилалӣ, 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дарёftи "Ҷоизаи ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ" байни донишҷӯённи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, коллеҷҳои Донишкадаи технологӣ дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. Сардовари мусобиқа мудири кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълимӣ ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ Нурматов Шароғиддин буд. Голибони мусобиқа инҳо мебошанд:

### Дар вазни 60 кило

Ҷойи 1-ум. Раҳимзода Фарруҳ, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 4-ум, гурӯҳи 403;

Ҷойи 2-ум. Муродов Аюбҷон, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 4-ум, гурӯҳи 402;

Ҷойи 3-ум. Ҳолиҷода М., факултети молиявио иқтисодӣ, курси 4-ум;

Ҷойи 3-ум. Довуди Ҳамид, Коллеҷи тибии ш. Кӯлоб.

### Дар вазни 80 кило

Ҷойи 1-ум. Искандари Тураҳон, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 5-ум, гурӯҳи 502;

Ҷойи 2-ум. Ҳасанов Маъруф, факултети иқтисодӣ ва идора;

Ҷойи 3-ум. Шарифзода Ҷумъаҳон, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 5-ум, гурӯҳи 502;

ҟойи 3-ум. Ҳабибзода Фирӯз, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 1-ум, гурӯҳи 102.

### Дар вазни 90 кило

ҟойи 1-ум. Одинаев Абдуҷаббор, факултети молиявио иқтисодӣ, курси 3-ум;

ҟойи 2-ум. Носиров Озодӣ, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 1-ум, гурӯҳи 101;

ҟойи 3-ум. Ҳакимов Раҳимҷон, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 1-ум, гурӯҳи 102;

ҟойи 3-ум. Шаҳриёри Рустам, факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ, курси 1-ум, гурӯҳи 102.

### Дар вазни 100 кило

ҟойи 1-ум. Боймуродов Мизроб, факултети физика ва математика, курси 2-ум;

ҟойи 2-ум. Нуриддини Тоҷиддин, Донишкадаи технологияи мененҷменти инноватсияи ш. Кӯлоб.

### Дар вазни 75 кило

# **ВАТАНДОРЙ ЧУНИН БОЯД**

Ба пешвози 30-солагии Истиқлоли давлатии Тоҷикистон

ханашро шарҳ медиҳад:

- Чаноби ой солҳои 1998, 2003 ва 2006, яъне дар ҳар сафари кориашон ба Кӯлоб ба Гулбогомада, дастуру ҳидоят медоданд ва маълум, ки баҳри ободии боф ёрию мададашонро дареф намедонистанд. Бе ёрии ин марди шариф мустаҳкам кардани атрофи 18 гектар боф бо девор ва парвариши ин микдор дарахту ниҳолу гӯлу гиёҳ магар кори осон аст? Дар аввали кор Пешвои миллат 178 ҳазор сомонӣ ёри расонида, дар кори бо об таъмин кардан низ мададу ёриашон беандоза аст. Воқеан арчаи соли 1998 ба дasti худ дар ин боф шинонидиа Чаноби Ой дарахти азамати хушқаду бар, кариб сисопа шудааст.

самар расонидаи Тилло Бобоев қарib, ки дар ҳар як хонадону кӯчабог, гузару деху шаҳрҳои Кӯлобу Восеву Ховалинг, Бохтару Балҷувону Данфара ва марказии Тоҷикистони азизамон шаҳри дилороми Душанбе дидан мумкин аст, ки ба ҳуснини диёри биҳиштосоямон ҳусни тоза замонекунанд.

Кас ба چашми хирад захъмату самараи кори ҳамаумраи ин марди шарифро диди, гоҳҳо ҳайратӣ ҳам мешавад, ки аз мөнхати турсамари як нафар марди ватандӯст ин қадар ёдгориҳои азим, сарсабзии шаҳру дех ва диёр боқӣ ба ёдгори мондааст.

Ва ин ҳақиқат аст, ки Тилло Бобоев дар умри бобаракати хеш дар баробари фарзандони нек садҳо ҳазор, балки миллионҳо бех гулубутта, дараҳтони оро-ишию ҳамешасабзо ба мардуми диёр тақдим карда, балки чун дар гулгашту ҳиёбон ва боғҳои Кӯлоби ба ҷон бароба-раш ҳуд шинонидо парвариш кардааст ва ё ба роҳбарию тавсияи он кас даҳҳо, садҳо гӯшан диёр сарзабзу ҳуррам гар-донида шудааст.

Вақте кас ҳамроҳи фарзанди бару-  
мандашон Мариё Бобоев дар боғи бота-  
ники дар саргахи шаҳри Кӯлоб обод  
кардаашон қадам зада, ба ҷашми худ  
муъчизаофарии дастони гулпарвари  
Тилло Бобоев, фарзандону кормандони  
богро дида, аз тамошои манзараҳои дил-  
фиребу мафтункунданаи ин гӯши би-  
ҳиштосои табият ҳузуру ҳаловат бурда,  
ба қудрату тавонони инсони ватандусту  
муъчизаофарро таҳсину оғарин меҳо-  
над.

Над.  
Воқеан ин гүлшан биҳиштосои диёр як вақтҳо таллу теппай хасу хордоре буд, ки танҳо як-ду моҳи баҳор сабз менамуду айёми тобистону тирамоҳ аз гармони тафсону беобӣ саросар зарду ҳазон буд.

Мариё Бобоев, ки имрўз айни камолоти чавонмардири соҳиб аст, саросари умри хешро дар ҳамин боф ҳамроҳи падари бузургворошон гузаронида, дар баробари таълиму илмомӯйӣ ҳама вақт дар корҳои ниҳолу гулпарварӣ ва ободӣ гардонидани 18 гектар боги саросар обод аз падар қасбу ҳунар ва донишу малака, балки ақлу фаросати зиндагӣ омӯхта, имрўз ўниз чун пири кор соҳибии импу соҳибмаърифат гардидааст.

Чавонмард зиндагиу ҳаёти худро бе гулбоғи ободкарда падар тасаввур карда наметавонад. Балки зиндаги аҳли оила, шаҳараи авлодии онҳо ба корҳои ободонии гулбоғ вобаста аст. Воқеан маҳз ба ҳамин заҳмату бурдбории бисёрсола ва дар асоси илм пеш бурданни кор буд, ки ин талу теплаҳои бедарахт ба гулбоғ табдил дода шуданд ва ҳар як сокини диёр Кӯлобро маҳз бо ҳамин гулбоғи хиёбонҳои хурраму сарсабз ва мардонии баору номусу гуллавараш мешиносанд.

- Ободии 18 гектар боғи сарзабз ва парваридани садҳо ҳазор ниҳолу гулбуттаҳои нодир ба сарварию маслиҳат ва дастгирӣ, ғамхориҳои бевоситай Пешвоӣ миллиат муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба даст омадааст, хурсанду хушбахтона ба ёд меорад олими намоёни тоҷик, доктори илмҳои биологӣ Мариё Бобоев ва су-



ми шульбаи биологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб боз донишмӯзиашро давом дода, дар магистратура меҳонад. Комёр донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, Фараҳноз ва Омина дар мактаби миёна бо баҳои хубу аъло мешонанд.

Мард ҳамеша аз паи ҷустуҷӯи корҳо илмӣ дар баробари дар боғ кору фаъолият ва роҳбарӣ кардан аз паи дарёфти тухми гулу гиёҳ ва ба Кӯлоб овардани навъҳои гуногуни рустанигу лъо, барои ба шароити иқлими инҷо мутобиқ гардонидан тадбি-рҳо меандешад. Воқеан, боз дар Донишгоҳи давлатии Кӯлобу Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолият доштан, шогир-дон тарбия карда, ба воя мерасонад, то имрӯзу оянда дар ободу зебо гардонии ватани маҳбуб хиссагузор бошанд.

- Шоҳмурод Қуллаев, Фирдавс Шарипов, Саймуҳаммад Ёқубов барин шогирдорн агар аз паси дифои рисолаҳои илмӣ аз усто-ди меҳруbonaшон Мариё Бобо-ев дарс омӯзанд, муаллим инчунин дар донишгоҳ ба миагистрантҳо дарс таълим медиҳад. Мавзӯъҳои илмиро баррасӣ мекунад.

Дар баробари ин, ҳама ташвишхой зиндагӣ Мариё Бобоевро зарур аст, ки барои рӯзнома ва маҷаллаҳои даврии соҳа дастуру мақолаҳо нависад, рисолаҳои шогирдонро аз таҳмир гузаронад.

Дар чанд соати сухбат бо олими шинохта Маріё Бобоев ва сайру тамошо Гулбоғ дар баробари дар гӯшаҳои алоҳида дидани гулҳои худрӯ ва дар гармҳонаҳо тухми гиёҳу буттаҳо корида, дар ҳуҷраи кориашон Китоби сурҳи Тоҷикистон нашрияни соли 2015 ба ҷаҳшмам намуд ва ҷун онро варақтардон кардам дидаму ҳондам, ки Маріё Бобоев ҳамроҳи падари бузургворашон Тилло Бобоев дар ин китоби басо пурӯзимати миллат ҳукми ҳаммузалифӣ ва бо олимомни соҳа ҳамкори доштанд. Яъне, ду олими соҳа дар ин китоб аз 50 намуди гули сиёҳгӯшу лола, насрину нарғис, зираю бӯбанаку шунук ва бисёр дигар гулу гиёҳои нодирро дохил карда, дар барои мавзеи рӯйдани онҳо ва манфиати доруворӣ буданашон маълумотҳои илмӣ додаанд. Инчунин, роҳҳои ҳифзу тараққии ин гулу гиёҳҳоро низ қаламдод намудаанд, то мардуми тоҷик ин гулу гиёҳҳоро аз нешshawӣ нигоҳ дошта тавонад.

Дар гармонаҳо ва замини дохилии атрофии боғ, - шарҳ медиҳад олим Мариё Бобоев, - ҳар сол мо кишти тухми гулу гиёҳҳои дар "Китоби Сурх" кишт додашударо бо навъҳояшон кишт карда, кӯшиш менамоем, ки адади ин гулҳои нодир ва рустаниҳои шифобахш ҳарҷи бештар гардад ва дар баробари ба мардуми диёр манфиат овардан гӯшаҳои биҳиштосои Ватани маҳбубро зебу оро диханд.

Зебу бро дижанд.  
Вақти аз дарвозаи Гулбог баромадан  
чаҳми кас ба арчаҳои азамати қад-қади  
роҳ меафтад, ки сол пеш аз ин шинони-  
да парвариш карда шудаанд ва онтараф-  
тар ниҳолакони чун арӯс зебои навакак  
шинонидаро дид, дил меҳоҳад ҳарчи вақ-  
ти бештар монию аз тамошои гулу гиёҳҳои  
наврустая бор оварда лаззат бубарӣ

наврустая бор оварда лаззат буари.  
Дар дурин дури барии теппаи давоми күхى Шакарбаланд бо арчаҳои сабз на-виштаоти "2700-солагии Күлоб"-и босто-ниро меҳонию шукронай илоҳиро ба ҷо меорӣ, ки дар ин диёр мардони баруман-ду ободгари ватани маҳбуб, шаҳараи ав-лоди Тилло Бобоев, Мариё Бобоев барин ҳадамони ғизӣ ҷашнӣ мегардад.

Самараи заҳмати чунин мардон аст, ки Тоҷикистони азиз рӯз аз рӯз чун арӯси

*Сайид РАҲМОН,*

# ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҷумлаи аввалин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат дар ҷануби Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Он дар омода намудани кадрҳои баландихтисоси ҳочагии ҳалқи ҷумҳурии азизамон нақши муассисре дорад.

Донишгоҳ қабули довталабонро барои соли таҳсили 2020-2021 дар 10 факултет бо 55 ихтисос эълон менамояд. Бо интихоби Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ояндаи дурахшон Шуморо дар пеш аст.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дорои хобгоҳи замонавӣ барои донишҷӯёну омӯзгорон, 8 марказ, аз ҷумла маркази омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, табъу нашр, рушди касбият, ихтироъкорони ҷавон, ҳунарҳои мардумӣ, синфононаҳои муҷаҳҳаз бо технологияи замонавӣ, китобхонаи барҷаво, китобхонаи электронӣ пайваст бо интернети баландсуръат, маҷлисгоҳҳои замонавӣ, синфононаҳои лингфонӣ, варзишгоҳҳои тобистонаву зимиштонаи мутобиқ ба талаботи мусоир, Парки технологӣ, қитъаҳои таҷрибавию истеҳсолӣ, лабораторияҳо, маркази касбомӯйӣ, литсей, коллеҷи омӯзгорӣ, сомонаи расмӣ, нашрия, маҷаллаҳои илмӣ, лагери истироҳатӣ, кӯдакистон, бори фарҳангӣ-фароғатӣ, шаҳраки донишҷӯён, ошхонаҳои мусоир замонавӣ, марказҳои хизматрасонии компютерӣ буда, ба муҳассилин 588 нафар мутахассисони соҳибтаҷриба, профессорон ва докторону номзадҳои илм таълим медиҳанд. Ҳамчунин, дар донишгоҳ курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии донишгоҳ амал меҳунанд, ки довталабонро аз рӯйи кластерҳои таҳассусии Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода менамояд.

Донишгоҳ таҳсилро дар таълими рӯзона, гоибона ва таҳсилоти фосилавӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда, ҳамчунин, барои идомаи таҳсил баъди ҳатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, маълумоти дуюм аз ихтисосҳои мавҷуда имконият мудайё кардааст.

Маҳз фаъолияти густурдаву бисёрсолаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ буд, ки бо қарори Ташкилоти байналмилалии сертификати сифати аврупои Институти Шведсарияӣ (Донишгоҳи Оксфорди Британияи Кабир) соҳиби Иҷозатнома (литсензия) ва Сертификати байналмилалии сифати Аврупо (Цоиза) гардид.

Дар донишгоҳ маҳфилҳои гуногуни илмӣ фаъолият менамоянд, ки донишҷӯён бевосита аъзои онҳо буда, савиии дониши ҳудро сайқал медиҳанд ва тавассути ин маҳфилҳо дар олимпиадаву озмунҳои ҷумҳурияй иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.

Дар донишгоҳ шуъбаи таёргуний ва азнаттайёркунии кадрҳо, шуъбаи магистратура, докторантураи Ph.D фаъолият менамояд, ки дар омода намудани кадрҳо саҳми беназир дорад. Танҳо дар соли 2019 аз ҳисоби омӯзгорон - ҳатмкунандагони донишгоҳ 21 нафар рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд.

Маҳз заҳмату талошҳои шабонарӯзии ҳайати олимону профессорон ва докторону номзадҳои илми донишгоҳ аст, ки ҳамасола донишҷӯёни донишгоҳ дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳурияй ва мусобиқаҳои варзишии ҷумҳурияви байналмилалий ширкат намуда, сазовори мақомҳои фарҳӣ ва соҳиби диплому ҷоизаҳо мегарданд.

Эзоҳ: маблағи шартномаи таҳсил, ки дар ҷадвал нишон дода шудааст, дар баъзан ихтисосҳо, эҳтимол тағиیر ёбанд.

Номи пурра: Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ"

Суроға: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти

Хатлон, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16.

Тел.: 8(33-22) 2-35-06, 2-35-09, факс: 8(33-22)

2-35-06

Нишонии электронӣ: info@kgu.tj  
Сомонаи интернетӣ: www.kgu.tj



		Ихтисосҳо	Таълими рӯзона район ва пулакӣ	Таълими фосилавӣ район ва пулакӣ
1	1020505	Информатика	2590	2500
2	1020501	Математика	2590	2100
3	131030302	Математики амалий	2260	0
4	1020602	Технология (аз рӯи самтҳо)	2300	0
5	102050401	Физика. Математика	2590	2100
6	102050403	Физика. Таълими меҳнат	2260	0
7	131 03 04 08	WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ	2635	2500
8	131 03 04 02	Таъмини барномавии низомҳои автоматизасия	2635	0
9	102060102	Технология (меҳнати техники ва нақшакашӣ)	2300	0
10	125010403	Андоz ва андоzбани	4500	0
11	125010803	Баҳисобигории бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои бучетӣ ва илмӣ	4650	3500
12	1020402	География	2240	0
13	13102010203	Географияи сайёҳӣ ва менечменти сайёҳат	2800	2650
14	102040503	География. Иқтисодиёт	2700	0
15	126010101	Идораи мақомоти маҳалӣ	4650	0
16	1250103	Иқтисодиётчиҳои ҷаҳонӣ	4650	0
17	1250107	Иқтисодиёт ва идора дар корхона	4500	3500
18	125010402	Кори бонки	4200	0
19	1260203	Маркетинг	4200	3500
20	126020206	Менечменти иҷтимоӣ (маориф)	4200	3500
21	1250104	Молия ва қарз	4200	0
22	126 02 02 03	Менечменти инноватсионӣ	4200	3500
23	1890101	Сайёҳӣ ва меҳмондорӣ	2800	0
25	1020302	Забон ва адабиёти рус	2760	2650
26	102030401	Забон ва адабиёти рус. Забон ва адабиёти тоҷик	2760	0
27	1020301	Забон ва адабиёти тоҷик	2700	2200
28	1-020303	Забон ва адабиёти тоҷик. Ихтисоси иловагӣ (Маърифати оиладорӣ)	2700	0
29	102030601	Забони англисӣ. Забони олмонӣ	3560	0
30	1020306	Забони ҳориҷӣ (англисӣ)	3560	0
31	1020307	Забонҳои ҳориҷӣ (забони англисӣ - хитой)	3560	0
32	121050103	Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ	2400	0
33	1230111	Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ (аз рӯи самтҳо)	0	2200
34	103 03 05-02	Логопедия. Таҳсилоти ибтидой	2350	0
35	103 03 08-01	Олигофренопедагогика. Таҳсилоти томактабӣ	2350	0
36	1230108	Рӯзноманигорӣ	2700	0
37	103 03 06-01	Сурдопедагогика. Таҳсилоти томактабӣ	2350	0
38	1010201	Таҳсилоти ибтидой	2350	2200
39	1010202	Таҳсилоти ибтидой. Ихтисоси иловагӣ	2350	2200
40	101020203	Таҳсилоти ибтидой. Санъати мусикӣ	2350	0
41	1010102	Таҳсилоти томактабӣ. Ихтисоси иловагӣ	2350	2200
42	1030403	Равоншиносии амалий	2350	0
43	101 02 02-02	Таҳсилоти ибтидой. Санъати тасвирӣ	2350	0
44	1020101	Таърих	2350	2200
45	1020102	Таърих. Ихтисоси иловагӣ (хуқӯқ)	3400	3100
46	1230101	Муносибатҳои байналмилалий	4300	0
47	1-26 01 02	Идораи давлатӣ ва ҳуқӯқ	4300	0
48	1-230106-0103	Сиёsat ва идораи давлатӣ	4300	0
49	1-02010205	Таърих. Дишиниосӣ	3400	0
50	131010103	Биология (бийотехнология)	2800	0
51	1020404	Биология. Экология	2800	2650
52	102040601	Химия. Биология	2350	2350
53	1020406	Химия. Экология	2800	2650
54	1030201	Тарбияи ҷисмонӣ	2650	2500
55	1030202	Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифоъ ҳарбӣ	2650	2600

## ЧАРО ЧАВОНОН АЗ ХИЗМА- ТИ ҲАРБӢ САРКАШӢ МЕКУНАНД?

Шабнам АБДУЛЛОЕВА,  
донишҷӯи соли 3-юми  
факултети филологияи тоҷик  
ва журналистика

Дар шароити осоиштаи мамлакати мо сафи артиш ягона ҷо мебошад барои озмии чавонон, ки то қадом андоза ҷасуру матиниродаанд. Пас, чавонон азиз, биравад ба сафи артиш ва барои волидайн ва пайвандони дигару дӯстдоштаҳоятон ишбот созед, ки ба чӣ қодидер.

Ҳифзи ватан ва ҳимояи якпорчагии он вазифаи чавонони гаюру ҷоннизори меҳан ба шумор меравад. Ҳамасола аз аввалии моҳи апрел давлати баҳории чавонони синни давлат ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар оғоз мегардад. Адо намудани хизмати Модар-Ватан барои ҳар як чавонмарди бонангӯ номус ва иродатманди мамлакат шарт ва зарур мебошад. Аз чӣ бошад, ки бештарӣ чавонон аз хизмат саркаши намудаанд. Бо фарорасии айёми давлати ҳарбӣ қисме аз чавонон дар ҳонаҳошон пинҳон шуда, ҳатто ба хотирӣ нарафтани ба хизмати ҳарбӣ ба муҳоддирати меҳнатӣ мераవан. Баъзе аз чавонон худро қадсан қасал нишон дода, аз хизмат саркаши мекунанд. Шояд сабаби нарафтани чавонон ба хизмати ҳарбӣ шароити пасти хизмат, зулму ситами рутбадорон, латуқӯб гаштани чавонон аз ҷонибӣ "дембел"-ҳо ва ё ин ки ба талабот ҷавобӣ набудани шароити пасти зиндагии онҳо мебошад. Дар ҳоли ҳозир дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурияни маърқаи сафарбарномоии чавонон рӯйи кор аст. Дар ин маврид назари ҷондӣ аз шаҳрвандонро пурson шудем, ки қадаҳои худро ҷонун беҳадар.

Қурбонов Қароматлон, донишҷӯи соли 3-юми факултети химия ва биология: "Ман ҳоло дар сафи донишҷӯён қарор дорам ва дар наэди худ мақсад гузоштам, ки байд аз ҳатми донишгоҳ ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳ рафта, хизмати ватанро адо мемоюм. Ҳифзу марзу буими Ватан вазифаи аввалиндараваи ҳар чавонмард мебошад. Инҷунин, аз қулии чавонон давлат ва амал меорам, ки аз шомили шудан ба сафи Артиши милли саркаши накунанд, чун он ҷо майдони ҷасорату санҷиши мардонагист".

Саёҳат, донишҷӯи ҶДК: "Ман дар оянда бо нафаре оиладор мешавам, ки ба хизмати ҳарбӣ рафта бошад. Хизмат ба Ватан қарзи ҳар шаҳрванд буда, дарёниӯз ҷасурӣ ва ҷавонмардии ҳар як нафаро талаб менамояд. Ҷавоне, ки ба хизмати ҳарбӣ рафта бошад, ба ҳама пастио баландии ҳаёт обутоб ёфтта, дар зиндагӣ сабуриро пеш мебарад ва барои писарҳо хизмат мактаби мардонагист".

Мавдуда, ки се фарзандаш аз ин мактаби мардонагӣ гузаштааст, ҷонибии иборози андеша намуд: "Дар ҳақиқат, барои тинҷиву оромии қишинвар мекоҳем фарзандонамон дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ хизматро адо намуда, ҳимоятгари Модар - Ватани худ бошанд. Ман худам се фарзандамро барои хизмат ба Ватан сафарбар намудам, ки имрӯз бо сари баланд баргашта, дар ҷомеаи кор ва фаъолият доранд".

Ҳонандай азиз, хизмат ба ҳалқу Ватан вазифаи ҷонии ҳар як шахси ватандӯст ва ватанпӯрвад мебошад, ҳар яки мозавифадорем, ки меҳани худро аз душманону баддохони милият бо арзиши ҷонамон бошад ҳам ҳифз намоем. Ҳар як нафари мояд дарк намоем, ки сабаби ин ҳама тинҷиву осудагӣ ва барои шаҳс осуда хоб рафтанимон ин шабзинҷадории сарбозон мебошад. Онҳо ҳам писар, шавҳар, падар ё бародари касе ҳастанд. Пас, аз ҳар ҷавонмарди шудои ватан давлат ба амал меорем, ки ба сафи артиши шомил шуда, баҳри ҳимояи кишинвари хеш камари ҳимат банданд.

## ПАДАРЧОНӢМ, СҮТУНИ ҲОНАДОНӢ!

Зебо ДАВЛАТОВА, донишҷӯи  
соли 3-юми факултети  
омӯзгорӣ ва фарҳанҷ

Ҳар як инсон аз таваллуд то дами марғ ба падару мадар ниёз дорад, vale сад афсӯс, ки ҳардун онҳо то оҳиро умрамон моро ҳамроҳӣ карда наметавонанд. Ҳар вақте ки исми падар ба забон ё дар ҳаёлам мояд, вуҷудамро ларза ва диламро дарди саҳте фаро мегирад. Бовар кунед, ин хеле саҳт аст.

Падарҷон, қиблиагӯҳам будӣ, ҳушбахти ҳаётам ту будӣ. Ҳар дӯсту наздионам бе забони номи падарҷонро мегиранд, ғаму дарди дилам ҷунон зиёд мегардад, ки дигар ҳомӯш буда наметавонам. Медонед, агар дигаронро ҳангоми сӯҳбати телефонӣ ҳамроҳӣ падарҷон бинам, рашкам мояд, ман ҳам мунтазими ҳамин хел занги телефонӣ мемонам. Бисер орзӯҳо доштам, падарҷон мединистӣ, оҳир ҷашнномам ҳама ҷаёт роҳи туро мунтазир буд, ки шуморо ба пои ҳуд равон бубинам. Орзуи онро доштӣ, ки ҳангоми ба дарс рафтаним бо ҳамроҳӣ дӯстонам маро бубинӣ, лекин афсӯс ин орзӯҳоро бо ҳуд бурдӣ.

Дӯстонам, дар зиндагиятон ҳеч ҷаёт аз надоштани ҷизе манолед, доимо шукӯргузор бошед ва доимо дар назди падару мадару ҳуд бошед, нагузоред заррае ҳам бошад ғаму андӯҳи шумору пай бааранд. Коре кунед, ки волидонатонро доимо ҳушҷӯл нигӯҳ доред, корҳои аниҷон дидед, ки боиси сарбаландии онҳо бошад.

Замоне, ки падарам бемор буду рӯйи бистари беморӣ меҳобид, ман он замон эҳсос қардам, ки падар қуввату дармони ман аст. Дигар касе набуд, ки ҳангоми мушкилотам роҳи дурустро нишон дидам, ҳамдарду ҳамроҳам бошад.

Дасташонро дар дастам мегирифтам, аммо эҳсос мешуд, ки дигар он дастоне нест, ки соҳлон дароз бори гаронии ҳаётро бо обналоҳои дасташ паси сар карда будем. Лажҳаҳои воласини ҳаётни падарам бароям хеле дардовар буд.

Ҳаётни ҳудро бе ту тасаввур карда наметавонистам. Дигар бар он бовар будам, ки падарам ҳеч гоҳ маро тарқ намекунанд, vale сад афсӯс, ки ҳисмат ба ман орзӯҳон ман беътинои зоҳир соҳт.

Ду ҷиз тираи ақл аст: дам фурӯ бастан,  
Ба вакти гуфтану гуфтан ба вакти хомӯши. Саъдӣ Шерозӣ

АнВори Ҷониш  
№4 (316), ЧОРШАНБЕ, 14.04.2021

## АЗ ПАЁМ ТО ПАЁМ

Зоир АКРАМОВ,  
донишҷӯи соли 3-юми факултети  
иқтисод ва идора



Корхонаҳои саноатӣ яке аз механизмиҳои асосии иқтисодӣ баозорӣ ба ҳисоби рафта, нақши онҳо дар рушди иқтисодӣ ёти милий баъзъло ба мушоҳидӣ мерасад. Мо ифтиҳор аз он менамоем, ки барои ташаккул ва бунёди корхонаҳои саноатӣ дар мамлакат тамоми ҷорҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида, имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда истодааст. Аз ин чост, ки дар ҷаламрави мамлакат дар соли 2019 дар соҳаи саноат 219 корхонаҳо бо таъсиси 2932 ҷонҳои корӣ ва дар соли 2020 300 короҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо беш 6500 ҷойӣ корӣ ба фаъолият шурӯб намудааст.

Мо ҷавононро зарур аст, ки ин ҳама рушди нумӯи босуботи қишивари маҳбубамонро қадршиносӣ намуда, бо дониши хубу аъло донишҷӯҳоро ҳатм намуда, дар ин коргоҳу корхонаҳои ватани, ки рӯз то рӯз сафи онҳо афзуда истодааст, адон кору фаъолият намоем ва бо интизоми намунавии хеш ҳамеша пайравони Пешвои муazzами милиат бошем.

## ҒАМҲОРӢИ ПРЕЗИДЕНТ БАРОИ ОЯНДАИ ҶАВОНӢ

Сарвиноз АЛИЕВА, донишҷӯи  
соли 2-юми факултети таърих,  
ҳуқуқ ва муносабатҳои  
байнамиллӣ

Дар замони мусоир он давлатҳо, ки рӯ ба демократиқонии ҷомеа овардаанд, аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳашон ба ҷавонон ҳамчун нерӯи созандоа бунёдкор, заҳираи бузурги меҳнатӣ афзоиши ёфтааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати аҳолӣ дар ҷаҳон яке аз қишиварҳои ҷавон мебошад. Ин нерӯи пешбаранди ҷомеа аз солҳои аввали истиқолияти давлатӣ ифтиҳори милий ва шукӯргузорӣ аз истиқолияти давлатӣ мебошад.

Ояндai давлати милиати тоҷик ва тоҷикистонӣ ба насли ҷавон мансуб буда, маҳз ҷавонон дар байни дигар табақаҳои аҳолӣ бештар фаъол, инчунин умуди таъяҳои давлати мебошад.

Дар давоми 30 соли Истиқолият Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, зери сиёсати ғамҳорони пешгирифтани Асосгузори сұлҳу вадҳати милий-Пешвои милиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон ба мақсади баланд бардоштани нақши ҷавонон дар ҷомеаи фаъолгардонии мақоми онҳо дар ҳаётни иҷтимоӣ иқтисодӣ, сиёсю фарҳангии қишинвар тадбирҳои амалӣ андеша даст.

Дар ин муддати кӯтоҳ вобаста ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҷавонон, ҷиҳати ҳали масъалаҳои муҳими ҳаётни онҳо, инчунин тадбиқи босамарӣ сиёсати давлатии ҷавонон як қатор санадҳои мөъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар боран ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон"- (солҳои 2004, 2011, 2014), Косепсияи милиати сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми июняи соли 2006), "Барномаи милиати рушди иҷтимоӣ ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018"Стратегичи сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020" ва гайра.

Асосгузори сұлҳу вадҳати милий-Пешвои милиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон дар "Суҳанрони ҳудашон дар мулодот бу монояндагони ҷавонон 23 майи соли 1997 ба ҷавонон бахон баланд дода, гуфтаанд: Ҕавонон ки ҳафтод, дарсади аҳолии думҳурианд, нерӯи тақондиҳанд ва пешбаранди ҳаётни ҷамъияти буда, ҳама ҷизе вобаста ба он аст, ки аз ин нерӯи азим ҷо таро истиқолият бурда мешавад.

Пас аз соҳибиқодол гардидан ҷаванамон дар ҷумҳурии созмонҳои гуногуни ҷавонон ба вуҷуд омадаанд: Иттиҳоди ҷавонон, Шӯрои олимон ва мутахассисони ҷавон, Ҕамъияти ҷавонони эъодкор ва гайра.

Ба мозиҳи аз ҷиҳати ҳаётни ҷамъияти, сиёсӣ ва иқтисодӣ ба ҳаётни ҷамъияти ҷавонон.

Мо, донишҷӯи Ҳонишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ сиёсати ғамҳорони Асосгузори сұлҳу вадҳат-Пешвои милиат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеааро сармашқи ҳаётни фаъолияти ҳуд намуда, мөҳияти "Сиёсати давлатии ҷавонон"-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон башуруна дарк намуда, бо бахои хубу аъло таҳсил намуда, баҳри мутахassisи баландиҳтисоси ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгу буда тайёр мешавад.

## ЭЪТИБОР НАДОРД

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Ҳонишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2015 ба донишҷӯи соли 4-уми факултети иқтисодӣ ва идора (тавъими рӯзона) Шӯчуоддини Қурбонали додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Ҳонишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018 ба донишҷӯи соли 5-уми факултети омӯзгорӣ ва фарҳангӣ (тавъими рӯзона) Обидов Абдуслодур додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Ҳонишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2017 ба донишҷӯи соли 4-уми факултети филологияи ҳориҷӣ (тавъими рӯзона) Абӯбакри Толиб додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

## ҲАРФИ

### БА ОЛАМ АЗ ҲАМА ВОЛОЕД!

Амроҳони МУСОХОН,  
донишҷӯи соли 1-уми  
факултети таърих, ҳуқуқ  
ва муносабатҳои байнамиллӣ



Модар гаронбаҳотарин дорӣ дар ҷаҳон мебошад ва ба андозае арзиш дорад, ки аз ҷониби Ҳудованд ба ў номи фариштаи мөҳробон, фариштаи зеботарин ва фариштаи ширинсун нозир шудааст.

Модар ҳамеша сойбону сарпараст ва хуршедӣ даври зинҷадагонӣ ба сарнома мебошад. Вақте ки модар тифлашро дар оғӯш мегирад, ҳеч ҷиз ба монанди тифла бароҷаш рӯҳпӯрвар нест. Бо як навоизу ситош фарзандашро рӯи дастонаш гирифта, дар сардиҳо гармо шуда, дар ташнагӣ даре ба ҳамати ҷони ҳудаш ҳам аз тифла мухофизат мекунад. Модар тамоми ҳамати ҳудро барои мосариф мегардад. Ташнагӣ дароҷаи мурасон, ин дуои модар аст. Ҳамеша қӯшиш кунед, то дӯои неки модарро гиред!

### ҶОИЗАИ НОБЕЛ ҲАРО БА МАТЕМАТИКОН ДОДА НАМЕШАВАД?

Анушервон ИСОЕВ, донишҷӯи  
соли



# АРТИШИ МО – ҚУДРАТУ НЕРҮС МО



Махмудулло ИСМОНОВ,  
ассистенти кафедран мудофиаи  
гражданӣ ва ОДҲ

Таърихи Тоҷикистони соҳибистиқол сабит намудааст, ки Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ сарфи назар аз он, ки ҷумҳурро вазни пеҷиди ҳарбӣ-сиеӣ ё ҳуд муноқишаҳои доҳилӣ фаро гирифта буд, таъсис ёфт. Бо заҳмату талошҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтараҳи Эмомали Раҳмон ба таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи ҳуд дар шароите, ки



барои он бунёди ягон заминai мудио техникий вучуд надошт, шурӯй кард.

Қобили қайд аст, ки имрӯзҳо дар сафи Артиши миллӣ асосан афсарони қасбӣ, ҳатмкунандагони Донишкадаи ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва академияи омӯзишгоҳҳои олии ҳарбӣ пурра гардонида мешавад. Маҳ шаҳси воқеан ватандӯст метавонад дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ ҳифзи амният ва ободии ватани ҳудро таъмин намояд. Ҳадафи асосии сиёсати пешгирифтаи Президенти мамлакат дар самти сиёсати давлатии ҷавонон низ маҳз аз

ҳамин иборат аст.

Имрӯзҳо ҳангоми ҳар як сафари кориашон ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ Сарвари давлат ба ташвишҳои зиёд нигоҳ накарда ҳатман аз аҳволи ҷавонон боҳабар мегардад, бо онҳо суҳбатҳо анҷом медиҳад, пешниҳӯду дарҳостҳои онҳоро мешунаваду баҳри иҷроҷон маstryонро вазифадор менамояд.

Мардуми шарафманди Тоҷикистон дар симои Қувваҳои Мусаллаҳ ҳомиёни боэътиимидаи ватанро мебинад. Аз оғози таъсисёбӣ то имрӯз ҳайати шаҳсии Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар дар лаҳзаҳои бисёр ҳассосу тақдирсоз борҳо садоқати ҳудро ба ватану миллати ҳуд, ҳукумат ва Президенти Тоҷикистон сабит кардааст. Ба ибораи дигар, дар муддати 28 сол ба зиммаи ҳизматчиёни ҳарбӣ иҷрои вазифаҳои гузошта шуда буданд, ки тақдирни миллат ва дастовардҳои истиқолият аз ҳалли онҳо вобаста буд. Ҳар як давлати соҳибистиқол дар ҳифзи суботу амния-

ти ҳуд ба Артиши миллӣ такия мекунад.

Таърихи 28-солаи Артиши миллӣ сабит намуд, ки он ҳамчун тақяғоҳи асосии давлат ва сипари боэътиимидаи миллат, барои баэътидол овардани вазни душвори мамлакат ва пуштибонии сулҳу субот ҳизматҳои беназир намудааст. Бо шароғати сиёсати сулҳӯёнаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтараҳи Эмомали Раҳмон Артиши милиамон имрӯз ҳамчун яке аз руҳҳои асосии давлатдорӣ бо тамоми намудҳои таъминот барои иҷрои вазифаҳои базиммадоштааш таъмин карда шудааст.

## ЗАХИРАҲОИ САЙЁҲӢ ВА РЕКРЕАТСИОНӢИ МИНТАҚАӢ КӮЛОБ



Каримзӯҳон МУЗАФФАР,  
ассистенти кафедран география ва  
сайёҳӣ

Минтақаи Кӯлоб дар қисмати ҷануби шарқии Тоҷикистон мавқеяят дорад ва яке аз ҳудудҳои дорои заҳираҳои бузурги сайёҳӣ ва рекреатсионӣ мебошад. Ин минтақа 8,4% майдони Тоҷикистон ва 48,7% масоҳати вилояти Ҳатлонро ташкил медиҳад. Сайёҳони нахустине, ки ба ин сарзamin дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ омада буданд, вайро мулки ҳуррамзamin унвон намуданд.

Минтақаи Кӯлоб ҳусусиятҳои ба ҳуд хоси табий ва рекреатсионӣ дорад. Яке аз объектҳои асосии соҳа ин кӯҳҳо ба ҳисоб мераванд. Яке аз соҳаҳо, ки дар минтақаи Кӯлоб рушд додан мумкин мебошад, кӯҳнавардӣ ба ҳисоб меравад. Таҳлили оморҳои сайёҳӣ нишон медиҳанд, ки қисми зиёди сайёҳоне, ки ба кишвар ворид мегарданд, онҳо бо мақсади кӯҳнавардӣ меоянд. "Кӯҳҳо 87 фузи масоҳати минтақаро ташкил медиҳанд. Дар ин ҷо қаторкӯҳҳои Ҳазрати Шоҳ, Ваҳш, намаккӯҳҳои Ҳочамӯъмин, Ҳочасартеz, кӯҳҳои Қаратов, Сарсарак, Ҷилонтоғ дорман паҳн кардаанд. Қаторкӯҳ ва кӯҳҳоро аз ҳамдигар водиҳои байнкӯҳӣ - Кӯлоб, Дангар, Мӯъминобод Ҷӯбек ва Фарҳор чудо намудаанд" Дар қаламрави музофоти Кӯлоб таъодди зиёди ёдгориҳои фарҳангию таъриҳӣ, шаҳрак ва шаҳрҳои қадима мавҷуданд, ки заҳираҳои ҳуҷими сайёҳӣ ва рекреатсионӣ ба ҳисоб мераванд.

Айни замон дар ҳудуди минтақа 29 меҳмонҳона, 16 осорхона, 10 мақbaraҳо, 3 ҷаъла ва 9 шаҳру шаҳракҳои қадима мавҷуданд, ки имконияти қабули то даҳҳо ҳазор сайёҳро дорад. Ёдгориҳои таъриҳӣ низ дар инкишифҳои соҳа нақши муҳим доранд. Онҳо метавонанд ба дараҷабандии синну соли сайёҳон, қалонсолон ва пиронсолону ҳурдсолон ҳизмат расонад. Ба ин тугайзорҳои обдоги дарёи Оби Сурх (ноҳияи Мӯъминобод), дарҳати азими Шумтол (дар маҳалли Туткани Сари Ҳосор), кӯҳи Ҷилдӯтарон, намаккӯҳҳои Ҳочамӯъмину Ҳочасартеz, фарҳонши регсанг дар Ҷӯнҷ (ҳавзаи дарёи Яҳсу) ва монанди инҳо тааллуқ дорад.

Умуман, заҳираҳои сайёҳию рекреатсионии минтақаи Кӯлоб барои рушди туризм мусоидат менамоянд. Аммо то ҳанӯз сайёҳӣ ва ҳизматрасонии сайёҳӣ дар ин мавзеъ дар сатҳи past қарор дорад. Ин ба омилҳои зерин марбут аст:

1. Дар минтақаи Кӯлоб ширкатҳои муаррифқунандай соҳаи сайёҳӣ ніҳоят кам аст. Аз ҷониби муассисаҳои мушта-

раки сайёҳии хориҷӣ барои дар ин мавзеъ ифтитоҳ намудани намояндагии ҳуд ҳавасмандӣ ба назар намерасад.

2. Вазни санитарию гигиении меҳмонҳонаҳо, ҳаммомҳо, ошхонаю тараҳбонаҳо ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй намебошанд.

3. Чорабиниҳои тарғиботию ташвиқоти то ҳанӯз нокиғоя аст.

4. Ташаккули фазои иттилоотӣ дар соҳаи сайёҳӣ суст амалӣ мегардад.

5. Инфрасоҳтори сайёҳӣ дар минтақа дар ҳоли ташаккулебист.


6. Саноати сайёҳӣ ба оҳистагӣ пеш меравад. (Ба ҷузъ баъзе дӯконҳои ҳурд)

Бо назардошти ҳусусиятҳои заҳираҳои сайёҳӣ ва рекреатсионӣ дар минтақаи Кӯлоб ҷунин намудаҳои туризмро инкишоф ва ҷойиркуноданд ба мақсад мувофиқ аст: туризми зиёратӣ, туризми донишандӯзӣ, табобатӣ, туризми экологӣ, таъриҳӣ, кӯҳӣ ва монанди инҳо. Ин имкон медиҳад, ки сайёҳони хориҷию дохилӣ бештар ҷалб карда мешаванд ва маблагҳои зиёд ба буҷаи ноҳияҳои маъмурӣ минтақа ворид гарданд. Таъмини бехатарии ёдгориҳои табии, таъриҳӣ, фарҳанги ва ҳифзи онҳо яке аз масъалаҳои глобалию минтақавии ҷаҳони мусоир буда, ҳаллу фасли ҳамаҷонибаи онҳо ба ақлу заковат ва тафаккуру шуурнокии аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста мебошад.

Маҳз инсон ҳамчун як қисми табии ти рӯҳафзо, тавассути ҳаҷтиро монандӣ, тафаккури солиму созандагии ҳеш, табиату сарватҳои гаронбаҳои онро ҳифз намуда, мувозинати гуногуни биологиро мутасилен таъмин менамояд.

Рушди соҳаи туризм дар минтақаи Кӯлоб имконияти фаровон дорад ва мовварӣ дорем, ки ин соҳа дар оянда ба яке аз соҳаҳои афзалиятниҳои ҳочагӣ табдил ҳоҳад ёфт.


## АКСҲОИ ГҮЁ



Ба кроссворди шумораи гузашта 3 нафар хонанда ҷавоб пешниҳод карданд, ки аз ин шумора 2 нафар кроссвордро бехато пешниҳод карданд: Валиева Ҳалима (19.03.2021, соати 8:00, бехато), Каримзода Ҳисай (19.03.2021, соати 8:01, бехато), Гулаҳмадов Муҳамадамин (19.03.2021, соати 14:50, 7 ҳато)

пешниҳод гардидаанд.

Хонандае, ки ҷаъобҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташриф биоварад. Мӯҳлати қабули ҷаъобҳои кроссворди мазкур то 20.04.2021 муайян шудааст.



ДИҚҚАТ!

ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РӮZNOMA ПЕШНИҲОД МЕКУНАД. БО МУКОФОТИ ПУПӢ ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНӢ ҚАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.



Дар ҳоли ҳозир амалҳои терроризми байналмилалӣ ва ифрагарӣ пояҳои амнияти байналмилалиро заиф гардонид, сабабгори ноустувории вазъ дар минтаҳои муҳталифи ҷаҳон ва таҳдидҳо ба шаҳрвандони оддӣ мегарданд.

Айни замон, падидаҳои терроризми байналмилалӣ ҳарчи бештар тақвият меёбанд, ки барои сарнавишти ҷаҳон ҳатари бузург аст. Бинобар ин, имрӯзҳо муборизаи муштарақ ва ҳадафмандонаи давлатҳои ҳалқҳо, ниҳодҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятҳо, пеш аз ҳама, бо решаву сабабҳои зуҳороти терроризм аҳамияти маҳсус қасб менамояд.



Санаи 26-юми март саромӯзгори кафедраи молия ва қарзи факултети молиявио иқтисодии Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Сафаров Аъзамчон Аҳмадхонович рисолаи номзадии худро дар мавзӯи "Такмили механизми танзими давлатии рушди устувори минтаҳа (дар мисоли вилояти Ҳатлон)" аз рӯйи иҳтиносси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ: иқтисодиёти минтақавӣ, зери роҳбарии номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Мирсаидов Муҳаммаднаим дифоъ намуд.

XXXX

Санаи 1-уми апрел саромӯзгори кафедраи забони ҳозираи руси Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дотсент Нурматова Зарина рисолаи номзадии худро дар мавзӯи "Хусусиятҳои муқоисавии соҳтор ва семантикаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо компонентҳои пайрави муайянкунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ" аз рӯйи иҳтиносси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-тâъриҳӣ, типологӣ ва қиёсӣ, зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ, профессор Қосимов олимҷон дифоъ намуд.

XXXX

Санаи 3-уми апрел саромӯзгори кафедраи менечмент ва маркетинги Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Содиков Зафаршо рисолаи номзадии худро дар мавзӯи "Ташаккули салоҳиятҳои идоракунӣ-касбии қадрҳо ҳамчун механизми таъминоти меҳнати идорашаванда дар менечменти мусосир" аз рӯйи иҳтиносси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракуни хоҷагии ҳалқ: иқтисодиёти минтақавӣ, зери роҳбарии доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Фаниев Таваралӣ дифоъ намуд.

XXXX

Санаи 8-уми апрел саромӯзгори кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистикаи Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Шамшоди Ҷамshed рисолаи номзадии худро дар мавзӯи "Аз таърихи эҷоди "Ҷадоштҳо"-и Садриддин Айнӣ" (дар асоси матнҳои чопии асар) барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи иҳтиносси 6D020500 - Филология, зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ, профессор Кӯчарзода Аламхон дифоъ намуд.

Раёсати Ҷонишгоҳи муҳаққиқонро барои ин комёбӣ табрик намуда, дар оянда ба корҳои илмияшон бурдбориҳоро таманно менамояд.



Доктор Форук Қосим, як геологи зоди Ироқ, ки ҳоло шаҳрванди Норвегия аст, дар мақолаи худ "Истифодаи ақл" мегӯяд: "Ба ман дар бораи сарвати қишинваре, ки макони бадбинӣ, миллатгарӣ, маҳалгарӣ, ҷаҳолат ва ҷанг аст, нағӯед. Нигерия яке аз бойтарин қишинварҳо дар замини сарватҳои зеризамини ҷаҳонро содироти нафт аст, аммо ба мақоми он нигоҳ кунед. Мардуми он ҷо нажод-параст, миллатгаро ҳастанд. Ҷангни доимист дар он ҷо."

Як замон, Президенти Сингапур аз нарасидани оби нӯшоқӣ гири мебаранд.

## ИСТИФОДАИ АҚЛ

кард. Имрӯз, он аз ҳисоби даромади ҳар сари аҳолӣ аз Ҷонон қафо мондааст.

Дар асри пешрафтаи мо танҳо қишиварҳои қафомонда онҳо ҳастанд, ки ба сарватҳои зеризамини ҳуд менигаранд, ки ҳадафи онҳо кофтанд ва ба даст овардан барои зиндагӣ мебошад. Аммо, дар бâъзе қишиварҳои ҳудоғоҳ сарвати воқеъ омили инсонӣ мебошад. Манфиати бештарро аз инсон гирифтан мумкин аст. Ба фикри шумо, ҷой қадар захираҳои табии дар телефонҳои iPhone, Galaxy истифода мешаванд, ки мо онҳоро бо ҷанд дollar мекарем?

Оҳан, шиша ва пластмаси ноҷизро камтар аз як dollar истифода мебаранд, аммо мо онро аз садҳо dollar то ҷанд ҳазор dollar мекарем. Ин пул ҷанд баррел нафт ва ҷанд метри мукааб газ мебод.

Сабаб дар он аст, ки сарвати зеҳнӣ дар он маҳсулот бештар аз захираҳои табии пинҳон аст, яъне маҳсулӣ ақди

инсон. Мо ба ўпул медиҳем.

Муассиси Microsoft Билл Гейтс дар як сония 365 доллар кор мекунад. Аксари сарватмандтарин одамони дунё имрӯз соҳиби сарватҳои табии дар гузашта набуданд, балки соҳибони ғояҳои беназир буданд.

Даромади солонаи Samsung 327 миллиард доллар буд. Барои ба даст овардандаи ҷонин фоида тавассути ширкатҳои маҳаллии мо садҳо сол лозим аст.

Шумо мегӯед, ки "Ман пули зиёд дорам, ба касе ниёз надорам"? Иро ба тасаввуроти ҳуд гузоред. Сарвати воқеъ сарвати ақлист. Дигар не.

Ҷононҳо дар Ҷангни Дуюми Ҷаҳонӣ мағлуб шуданд. Дар муддати камтар аз панҷоҳ сол онҳо бо илм ва техникаи ҳуд аз тамоми ҷаҳон интиқом гирифтанд. Аблаҳон то ҳол саволҳо додаанро бас намекунанд, ба монанди "Шумо аз қадом мазҳаб ҳастед?", "Шумо аз қадом қабила ҳастед?".

Мавод аз фейсбуқ

## ТАСҲЕҲ

Дар шумораи № 11 (312), дар саҳифаи 16 ном ва рӯзи таваллуди устод Ҷумъаҳон Алимӣ ҳато омадааст, ки ҷонин аст: "Ҷумъаҳон Алимӣ, 11.01.1962, доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи забони тоҷикӣ". Аз ин рӯ, аз устод баҳшиш мепурсем.

Аз хонандагон ҳоҳиш мекунем, ки ҷонин ҳонда шавад: "Ҷумъаҳон Алимӣ, 28.06.1962, доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи забони тоҷикӣ".



**МУАССИС:**  
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ  
БА НОМИ АБӮАБДУЛЛОҲИ РӯДАҚӢ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

**МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ,**  
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,  
ректори Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб  
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

**КАРИМОВ САМАРИДДИН,**  
доктори илмҳои химия, профессор,  
узви пайвастаи АМТ

**ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,**  
доктори илмҳои фалсафа, профессор

**ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,**  
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

**ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,**  
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

**ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,**  
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,**  
доктори илмҳои таъриҳ, профессор

**МИРЗОЕВ САЛИМ,**  
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

**ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,**  
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

**ЗАФАР МИРЗОЁН,**  
ховаршинос, профессори фахрии  
донишгоҳ

**РАФИЕВ САФАРХОН,**  
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

**НАЗАРОВ ҲОТАМ,**  
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

**САРМУҲАРИР:**  
ЧАҲОНГИР РУСТАМШО,  
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Андеша ва акидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзномаи маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба уҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ҶДДМ  
"Мега-принт" ба табъ расидааст.  
Адади нашр 6000

Нашрия дар Вазорати  
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/  
Р3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд  
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.  
Рӯзнома тарқиӣ обуна дастрас мегардад.

**НИШОНӢ:**  
735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16  
E-mail: anvor.donish@kgu.tj  
Телефон: корӣ: (83322) 3-31-15,  
мобили: 985-76-77-12; 981-00-02-19